


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.anvor.tj №11 (323) 14-уми декабри соли 2021, сешанбе (оғози нашр: соли 1994)

ТОЧИКИСТОН! БА ЛЕШ – БА СЎИ ҚУЛЛАҲОИ БОЗ ҲАМ БАЛАНДИ ЛЕШРАФТУ ТАРАҚҚИЁТ!



Фаъолияти созмонҳои террористӣ ва дигар ифратгароён дар миқёси глобалий хислати фаромарӣ гирифта, ҳудуди қариб ҳамаи давлатҳои ҷаҳонро дарбар мегирад.

Дар ҳоли ҳозир амалҳои терроризми байналмилалӣ ва ифрагарой пояҳои амнияти байналмилалиро заиф гардонида, сабабгори ноустувории вазъ дар минтақаҳои муҳталифи ҷаҳон ва таҳдидҳо ба шаҳрвандони одӣ мегарданд.

Айни замон, падидаҳои терроризми байналмилалӣ ҳарчи бештар тақвият мейёбанд, ки барои сарнавишти ҷаҳон хатари бузург аст.

Бинобар ин, имрӯзҳо муборизаи муштарақ ва ҳадафмандонаи давлатҳою ҳалқҳо, ниҳодҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятҳо, пеш аз ҳама, бо решаву сабабҳои ҳуҷуроти терроризм аҳамияти маҳсус касб менамояд.

Эмомали РАҲМОН

БАДАХШОН-САРЗАМИНИ
ТОЧИКОНИ АСИЛ



РОҲБАРЕ, КИ КОРРО АЗ
ОБОДӢ ОҒОЗ КАРД...



ШАМАЕ АЗ РӮЗГори
ПРОФЕССОР АБДУЛЛОЕВ
МАҲМУД ҲОЛОВИЧ



С. 4

ПАРЧАМИ МИЛЛӢ-МОЯИ
ИФТИХОР



50 СОЛИ ФАҶОЛИЯТИ
ОМӯЗГОРИ



ҲАРФИ
ДОНИШЧУ



ДОБРОСОСЕДСТВО: "ХОРОШО
СОСЕДУ, И МНЕ ХОРОШО!"



С. 11

С. 5

С. 10

С. 12-13

БАДАХШОН-САРЗАМИНИ ТОЧИКОНИ АСИЛ



Зафар МИРЗОЁН,
ноиби ректор оид ба иртибот бо
чомеани Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Соли пешин Сарвари давлатамон ба Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадаҳшон сафари корӣ доштанд. Одамони андешаи солим дошта аз тамошои барномаҳои телевизионӣ, баҳшида ба сафари кории Пешвои миллат хушнуд шуданд, ки дар зарфи чанд соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят даҳҳо корҳонаҳои хурди хунармандӣ, аз ҷумла, сеҳҳои хонагӣ бо грантҳои ҷудонамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гаштааст. Дигар акнун сокинони шаҳри Ҳоруғ аз нарасидани оби нӯшоқӣ ҳаргиз душворӣ наҳоҳанд кашид. Ҳукумат бо ҳарчи миллионҷо сомонӣ ин душвориро аз байн бардошт. Ҷуноне аз иттилооти расмӣ равшан аст, барои таълиму тарбияи наврасони вилоят, танҳо дар 20 соли охир беш аз 255 бинои нави таълимиӣ ва синфҳонаҳои иловагӣ соҳта ва азнавсозӣ гардидаанд. Дар замони истиқлоли давлатӣ аз роҳи бурсияҳои таҳсилӣ давлатҳои ҳориҷӣ, вазорату идораҳо ва созмонҳои байналмилалӣ беш аз 5 ҳазор нафар ҷавонони вилоят ба ҷониши таҳсил ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳориҷи кишвар фиристода шудаанд. Ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дар асоси Қвотаи Президентӣ барои ҷавонони вилоят ҳар сол 200 чой муқаррар гардидааст. Даҳҳо бунгоҳҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ бунёд гардидаанд. Дар вилояте, ки замони Шӯравӣ "Боми Ҷаҳонаш" хонда буданд, аз сабаби набудани роҳҳо ва қатъ гардидаими убуру муур бо марказу дехот, ҳӯрока ва ашёи зарурияти аввалияни аҳолӣ дар фаслҳои тобистону тирамоҳ бо автомашина кашонида мешуд. Деҳотиён барои зимистонгузаронӣ ҳатто гӯғирду собун захира мекарданд. Ҳоло бошад, Бадаҳшон аз он бунбастҳои таҳқиромез раҳо ёфтааст. Дигар имрӯз бародарону ҳоҳарони бадаҳшонии мо метавонанд бо автомашинаи роҳат субҳ аз маркази вилоят ҳаракат карда, шом ба пойтакти кишвар бирасанд. Ба монанди ин садҳо намунаҳоро аз пешравиҳои иқтисодиёту иҷтимоӣт ва илму фарҳангӣ ин гӯшаи забои кишвар метавон ёдовар шуд.



рида, арзиши олии ваҳдати миллиро дарк намуд ва барои устувориву пойдории он самимона талош намуда, ба хурдтарин кӯшиши бадгуҳарони дохиливу хориҷии чудоиандоз, зарбаи қатъӣ зад. Чуноне мегӯянд, фӯқи бадгӯёну бадсиголонро бояд шикаст.

Инчонибро, ки меҳри Ватан болотар аз тамоми эҳсосоти дигари инсонӣ аст, кирдори норавои дар хонаи поки мардуми ориёинажод ниҳон карданни аслиҳаи ҷангӣ ва бо ҷашми бад нигаристан ба ҷунбиши миллатсозиву давлатсозии мо ниҳоят ошуфта сохта, кирдорҳои ҷинояткоронаи Зиёбеков Гулбиддинро, ки пайрави гурӯҳҳои ҷиной бо саркардагии қадом як Мунаввар, Толиб, Боқир, Ҳурсанд, Зоҳир ва дигарон мебошад, хиёнат ба давлату миллат медонам. Гумон мекунам агар қасе даст ба шикасти осудагиву оромии мардум бибарад, мебояд дasti ўро шикаст. Ба оғаҳон ошкор аст, ки ин гурӯҳҳои хиёнатпеша ҳамааш шуда, тарёк-фурӯшони чиркин буданд. Дар пушти

каме ҳам хушёриро аз даст бидиҳем, пеш аз ҳама "Нигини Тоҷикистон"- Бадаҳшонро метавонанд хираву тира созанд.

Бояд каме хирад ба сар дошт ва дар тарозуи ақл куниши вокунишҳои ҷаҳонро хоронро варандоз кард ва дарёфт, ки ҳадафи асосии ин "Ҳомиёни дуругини дини ислом" аз чӣ иборат аст. Бояд пур сид онҳо ки худ мусалмон нестанед (ё насронианд, ё файридин) ва ба исломии ён дар дил бо ҷашми тамасхур мениганд, аз чӣ ин қадар мекӯшанд шуморай кишварҳои исломӣ ва он ҳам исломиёни ифротгаро зиёд шаванд?

Посух якчанд аст, аммо мұхимаш инштейн аст: То шарқиён, мусалмонаң ҳарғызының истеңсөлкүнанда набошанд, тавлидоти Фарбро бо нархқои гарон бихаранд. Оның вақт барои мардумонашон миллиардҳо чойи корӣ мӯҳайё мегардад ва мусалмонашон аз донишҳои техникий волас мондашад. Аммо дасти гадой сӯйи гарбихо хоҳанд бурд.

Бояд доност, ки ин Толибон, ДИИШ ва монанди онҳо фарзандони Гарби ҷаҳон

Посух якчанд аст, аммо мұхимаш ин аст: То ки шарқиён, мусалмонаң ҳаргиз истеңсөлкүнанда набошанд, тавлидоти Farbro бо нархқои гарон бихаранд. Он вақт барои мардумонашон миллиардҳо ҷойи корӣ муҳайё мегардад ва мусалмонаң аз донишҳои техникий вилас монда, дасти гадой сўйи ғарбиҳо хоҳанд бурд.

онҳо тарёкфурӯшони толибонӣ қарор доранд ва дар болои сари ҳамаи онҳо хонҳои ҳероинфурӯш истодаанд, ки дар Аврупову Амрикову Русия ҷойгоҳ доранд. Он бачаҳои беакӯ оғоҳ нестанд, ки чун як лӯхтаки сари дасти бозигарони саҳна мебошанд ва фарҷомашон зиндонӣ гаштани ҷони чавонӣ аз даст додан аст. Бар-

хор мебошанд.

Акнун бо дасти Толибон ва якчанд тан гназарони бадаҳшӣ, ки сарварашон аз ҷашмаи бадбуӣ Ғарб об менӯшад, бо баҳонаи ҷонибдорӣ аз як ҷинояткори туғро фанғбадаст, меҳоҳанд зиндагии бе ин ҳам душвори бадаҳшонихоро талҳ қунад.

Ман наздик ба 9 сол дар Афғонистон кор кардаам ва ахволи бадахшониҳо онҷоро медонам. Дар Афғонистон солҳои демократиашон бо яқдигар бо забони шуғнӣ метарсиданд гап гӯянд. Дар шаҳрҳои Қундуз намакфурӯшон аз шуғниҳо буданд ва ҳар гоҳ мо бо дӯстам шодрана вон Мискин бо гуфтори шуғнӣ сӯҳбат мегардем, аз курсандӣ дар куртаашон нафар мегунҷиданд. Шояд бисёриҳо оғаҳӣ нафар дошта бошанд, ки Толибон чӣ гуна соли гузашта ба навоҳии Рузвай, Баҳорак ва дигар дехоти Бадахшон даромада, тифллону пирсолону занонро ба қатл расонанд.

Ҳар ки аз саргузашти тоҷикон оғаҳи дошта бошад, медонад, ки забонҳои по-мирӣ - шугнӣ ҳазинаи бебаҳои забони форсии қадим мебошад. Ин мардум дар тафовут бо дигар тоҷикон асолатӣ ориёй - тоҷикии худро нигаҳ карда омадаанд.

Бародарону хоҳарони Бадахшон, хиджабро раҳнамои худ кунед, на гуфтори фиребхӯрдагони дар доми нашъаҷалобон гирифтор шударо.

Ватани зебову муқаддас ва ягонагии миллии тоҷиконро варҷованд, яъне муқаллас билонед!

ОИЛАИ СОЛИМ - БАҚОИ МИЛЛАТ

*Фармонова Гулрӯ,
ассистенти кафедраи фалсафа*

Оила ин аввалин мактабест, ки мо аз он муносибати байни зану шавхар, хешутаборӣ ва фарзандиро меомӯзем. Дар моддаи 1-и Кодекси оила чунин омадааст: "Оила, ақди никоҳ, модар, падар ва кӯдак дар Чумхурии Тоҷикистон таҳти муҳофизати давлат қарор дорад". Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки давлат низ нисбат ба оила ва тарбияни наслни наврас бетараф нест.

ва тарбияи насли наврас бетараф нест. Вазифаи асосии оила танҳо ба дунё оварданӣ насл нест, ин танҳо вазифаи табий ва иҷтимоӣ оила ба шумор меравад, аммо вақте ки оила ин вазифаро иҷро мекунад, пас месазад, ки барои тарбия, таъминоти иқтиносиду иҷтимоӣ ва муҳити хуби психологоги барои насли худ таъмин намояд. Мо бояд тарзи тарбия намудани фарзандонро аз гузаштагон ва падару модари худ омӯзэм, чунки онҳо барои мо мактаби ҳаётанд. Модари тоҷик чи қадар фарзандони бузург, донишманду бомаърифатро ба дунё овардааст, ки миллати тоҷик ва Тоҷикистонро дар тамоми дунё аз рӯи он фарзандони барӯманди миллиати мешиносанд. Оила дар рушд ва тарбияи фарзанд роли муҳим мебозад.

Худованд барои мард чинси занро офа-ридааст, чи тавре ки дар "Қасас-ул-анбиё" гуфта шудааст, вақте Худо мардро ме-фарад аз қабургаи чаппи он занро офа-ридааст. Аз ин лиҳоз, мард бе зан ва зан бе мард буда наметавонад. Барои он ки одам-ро бишной, ўро бояд дўст дошт. Пеш аз он ки мардон оила бунёд карданӣ мешаванд, кӯшиш намоянд дар интихоби ҳам-сари худ хато накунанд. Ҳатто ҳазрати Мұҳаммад (с) ба мо воҷиб донистааст, ки ҳамсари худро дида интихоб намоем, то ин ки байнамон яқдигарфаҳмӣ бошад, вақ-те ки яқдигарфаҳмӣ байни зану шавҳар набошад, мумкин аст, ки низоҳо бархезад ва ин ба тарбияи фарзандон ҳам зарари ҷисмӣ ва ҳам зарари рӯҳӣ мерасонад. Аз ин рӯ, мардон бо занҳо ва занҳо бо мар-дони худ меҳруbon бошанд. Дар урфият гуфтаанд: "Ақди никоҳро дар осмони ҳаф-тум мебанданд". Қадри ҳамаи ин покӣ ва неъмате, ин Худованд ба ҳар банде, ки баҳшидааст бояд донист. Ногуфта намо-над, ки оилаи солим ин асоси хушбахтии хонадон аст. Ҳақ бар ҷониби сарвари дав-латамон Эмомали Раҳмон, ки дар Пәёми имсолааш чунин нуктаҳоро зикр намуд: "Оила дар ҳама давру замон муқаддас ва руқни ибтидову асосии давлат ҳисобида мешавад. Аз ин рӯ, барпо намудани оилаҳои комилу мустаҳкам вазифаи аҳли ҷомеа ва волидайн мебошад". Аз ин бар-меояд, ки барои барпо намудани оила, ҷавонон ва волидайну наздикони онҳо бетараф набошанд. Аксарияти волидайн фарзандони худро машбур месозанд, ки бо хешвандони наздик издивоҷ намоянд. Аммо аз нигоҳи илми гинетика бошад, ин ғайриимкон аст, чунки бештари кӯдаконе, ки бо нуқсонҳои ҷисмонию рӯҳӣ таваллуд шудаанд, аз никоҳи хешутаборӣ ба дунё омадаанд. Мо падару модарон ба он ку-шем, ки фарзандоне тарбия намоем, ки дар оянда мардони баруманд ва занҳои боифат дар пири асоси дасти падару модари хеш гарданд. Чунончи Ҳусайн Вонзи Кошифӣ ҳурмати волидайро дар "Фу-тураттама", ба доктори Ҳамидзода

Аввал он, ки ҳурмати эшон ба вочиб нигоҳ дорад.

Дуюм, ба моли дунё бо эшон музояқа
накунад.

Сеюм, ба мурооте, ки ба эшон кунад, миннат бад-эшон оварда нагардонад.

Панчум, чун бихонандаш, зуд ихобат

Шашум, дар вақти муроқоти эшон рей

Хафтум, ҳар чи фармояд, ки дар мас-
сияте набошад, ба хой оварад.

Хаштум, дар сухан гуфтан бо эшон ё бо дигаре дар пеши эшон овоз баланд накунад.

Нүхүм, бе дастури эшон ба сафар наравад.



Бахтовар ШАРИПОВ,
номзади илмҳои педагогӣ,
мунири кафедраи таҳсилоти
томактабӣ ва кори иҷтимоӣ

Дар асоси Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимуму тарбияи фарзанд" (2.08.2011, №762), "Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Тоҷикистон" (3.03.2006 №94), Консепсияи миллии таҳсилоти инклюзивӣ (фарғорӣ) барои кӯдакони имкониятшон маҳдуд дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 ба тасвib расид. Инчунин, бо Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 30.04.2011, таҳти №228 тасдиқ шудааст. Дар ҳуҷҷатҳои меъёри ва ҳуҷӯқии Чумхурии Тоҷикистон, Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълимуму тарбияи фарзанд ва ба таълим фаро гирифтани бачагони маҳдудияти ҷисмонӣ, қафомонии ақлонӣ, ноқсии биною шунавоидушта ҷораҳои зарурӣ андешаид. Аз ҷумла, бобати баланд бардоштани таълимуму тарбияи бачагон ва зифаи падару модарон, муаллимон, ўҳдадориҳои онҳоро дар назди ҷомеа ва Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд" ба таври мушахҳас муваззаф намуд, ки минбаъд ба таълимуму тарбияи фарзандон дикқати зарурӣ андешанд. Ҳамчунин, ба таълим фаро гирифтани кӯдакони 6-7 сола, ки маҳдудияти ҷисмонӣ, қафомонии муваққатии ҷисмонию рӯҳӣ доранд, барои солимгардонии онҳо дар муассисаҳои маҳсуси таълими тарбияи маҳшӯлиятҳои маҳсус саҳроҳои мушахҳас бурда мешаванд. Вобаста ба ин бачагони норасони узвҳои бинойӣ, шунавоӣ ва аз ҷиҳати аклонӣ суст тараққикарда дар муассисаҳои маҳсуси таълими бартонашӣ мешаванд. Ҳамчунин, ба таълим фаро гирифтани кӯдакони 6-7 сола, ки маҳдудияти ҷисмонӣ, қафомонии муваққатии ҷисмонию рӯҳӣ доранд, барои солимгардонии онҳо дар муассисаҳои маҳсуси таълими тарбияи маҳшӯлиятҳои маҳсус саҳроҳои мушахҳас бурда мешаванд. Вобаста ба ин бачагони норасони узвҳои бинойӣ, шунавоӣ ва аз ҷиҳати аклонӣ суст тараққикарда дар муассисаҳои маҳсуси таълими бартонашӣ мешаванд.

Дар ҷумҳурӣ испоҳоти соҳаи маориф гузаронида шудааст ва ин испоҳот системаи маорифро пурра фаро мегирад. Мувофиқи Консепсияи мактаби миллии тоҷик испоҳот дар мактаби олии дӯзиши таълимиро дар бар мегирад: зинаи бакалавр ва мигистратура. Барои тадбиқи амалии таълими дузинагӣ, пеш аз ҳама зарур аст, ки қитобҳои дарсӣ, монография, дастурҳои таълими ва методӣ аз нав таҳия ва таълиф карда шаванд. Маҳсусан, барои пурсамар тайёр кардан мутахassisони соҳаи иҷтимоӣ зарур аст, ки дар шууру ҳиссииётӣ мутахassisони оянда оид ба асосҳои на-

АСОСҲОИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГӢ

ва омода намудани кӯдакони имкониятшон маҳдуд ба муассисаҳои маҳсуси таълими тарбияӣ

зариявио методологии кормандони соҳаи педагогика заманаи илмӣ фароҳам оварда, онҳоро бо мағфумҳо, принсипҳо ва методҳои таълими инклюзивӣ (фарғорӣ) шинос намоем.

Дар даҳсолаҳои охир шумори шахсони аз ҷиҳати фикрӣ қафомонда ва дорои ноқсихои узвҳои бинойӣ, шунавоидушта ҷиёд шудааст. Ин дар навбати ҳуд барои батанзимдарорӣ ва ислоҳи норасоҳои бачагон дониш ва маълумоти маҳсуси соҳавиро талаб менамояд. Татбики талаботи педагогии таълими инклюзивӣ (фарғорӣ) бештар қимати амалии дошта, барои ҳалли амалии маъсалаҳои коррексионӣ - ислоҳдарорӣ зарур аст.



Аз як тараф муаққиҷони ҳозирозамон қайд менамоянд, ки таълими инклюзивӣ (фарғорӣ), асосан бо соҳаи илмҳои бунёдӣ (фудаменталӣ) ва аз тарафи дигар ба системаи илмҳои психологияӣ, педагогӣ бо монанди олигофренопедагогика, сурдопедагогика, психологияии педагогӣ психологияи умумӣ, сурдопсихология, психологияи дефференсиалии ва ғайра доҳил мешаванд.

Дар зери мағҳуми шароити номусоиди психики бачагон аз ҷиҳати рушди психики суст тараққиӣ карда ва аз ҷиҳати тараққиети фикрӣ қафо мемонанд, ноқсихои биною шунавоӣ ва нутқӣ доранд, ки дар маҷмӯъ олиммон чунин норасони қафомонии зеҳниро ақлонӣ ва фикриро бо мағҳуми дизонтонгия ишора менамоянд. Яъне, бачагон аз ҷиҳати генетикиӣ, ирсӣ дар батни модар ва ё баъди таваллуд осебҳои гуногуни ҷисмонию рӯҳӣ бардошта, аз мұтадил инкишоғӣ қафо мондаанд. Аз ҷиҳати психики иллат гайдо кардан бачагон дар рафти фаъолияти амалии муайян карда шуда ва барои испоҳоти соҳаи ҷараҳои педагогии психологияӣ андешидан зарур аст. Ин норасони психики дар фаъолияти одамони мұтадил ва ғайримұтадил рушдёфтага ифода мейбад. Доир ба ин фикру андешаҳои гуногун Л.С. Виготский воситаи асосии қафомонии инклюзивӣ психикиро ҳамчун як шакли беморӣ муайян карда буд ва ин таълимоти ў ба рушд ва суръати минбаъда тайёр на-

таъсири манғӣ расонид. Инкишоғи психики бачагонро ҳамеша ба ин ё он намуди беморӣ мансуб донистан ҷоиз нест, зеро дар натиҷаи фароҳам овардани шароит, истифодাতаргузӯи воситаҳои гуногун дар рафти фаъолияти ба инкишоғи психики онҳо таъсири мақсадноки педагогӣ расонидан мумкин аст. Мавзӯи омӯзиши маъсалаҳои таълими инклюзивӣ (фарғорӣ) бе ҳамгирии маъсалаҳои иҷтимоӣ, педагогӣ, психологияӣ, этикӣ ва ҷанбаи гуманӣтарӣ-инсондустӣ ва сари вақт расонидани ёрии тиббӣ, психологияӣ, педагогӣ, нисбат ба бачагони имкониятшон маҳдуд, ҳисси ҳамдардӣ, меҳрубонӣ, таваҷҷӯҳ шоҳир намудан, тасаввур кардан,

Шеъри рӯз

Ашӯр Сафар



КИТОБ

Гул саҳар лаб во кунад аз ҳандаҳои офтоб,
Мекулояд сафҳаҳои фикри одамро китоб.
Рӯзгори одамӣ пур аз фарозу шебҳост,
То ба баҳре рӯд резад ҳаст дар ранҷу азоб.
Тоб овардан ба ҳар як мушкилӣ шарт асту фарз,
Оҳан андар обу оташ саҳт ёбад обутоб.
Ноумедӣ дар раҳи умедҳо бошад ҳато,
Орзу ҳандад ба рӯят, гар кунӣ кори савоб.
Зиндагӣ побастаи ҳушкомӯло нокомиҳост,
Мол зери пӯст фарбек шавад, гоҳе ҳароб.
Аз шитоби умру аз Ҷаъғи бадан ҳарғиз манол,
Сол дорад ҳам баҳору ҳам ҳазон андар ҳисоб.
Шодии рӯи замин аз осмон н-афтодааст,
Аз ғами садсолаҳо шуд он бо ҳастӣ комёб.

ДУ ҲИҚМАТ

Дӯстони азиз! Мо дар ютуб шабакае бо номи "Чаҳонгиришоҳ Рустамшоҳ" созмон додем, ки дар он беҳтарин қиссаҳо нақъл карда мешаванд. Аз ин хотир, ба шабакаи мо обуна шавед ва ғизои маънавӣ гиред!

МУҲАББАТ

Онҳо аввалин бор ба назди равоншиноси оилавӣ мерафтанд. Вақти интизорӣ барои қабули равоншиносро ҳам бо ҳарҳашаю ҷанҷол гузаронданд. Ба ҳамдигар гапҳои пасту баланд гуфтанд. Аз ҳамдигар ранҷиданд ва яқдигарро ранҷонданд. Ин радду бадал ба дилашон зад, магар ки ором шуданд. Навбати мулоқоташон бо равоншинос расида буд. Бағоят асабиву қаҳролӯд буданд. Ба назди равоншинос ворид шуданд. Равоншинос ба ҳардӯшон бодиқат нигаристу авзояшонро пай бурд. Ба онҳо яқтой қоғазу қалам дароз карду фармуд, то беҳтарин ҳислатҳои яқдигарро нависанд...

Чуфти ҷавон дар утоқи равоншинос рӯ ба рӯи ҳамдигар меништаанд. Миёнашон мизе гузошта шуда буд. Ҳар яке қоғазро аз дasti равоншинос гирифтанд. Аз байн ҷандо ҷаҳонро ба ҳаваштанд. Миёнашон мизе гузошта буд. Ҳар utoқи равоншинос ҳам лаб на-мекушад, онҳоро ба ҳоли ҳуд гузошта буд. Дар utoқи ҳомӯшии тӯлонӣ ҳукмфармо шуд. Қоғазҳо рӯи миз гӯё ҳайрон монда буд. Ҳомӯши тӯл қашид. Касе аз онҳо қаламро ба рӯи қоғаз намебурд, балки мутаҳайир ба қоғаз менигаристанд. Баъди ҷандо ҷавон дар ҳаваштанд оғоз кард. Ҳамзамон, ҷавонзан ҳам қаламро ба рӯи қоғаз давонд. Онҳо, ки дар ибтидо ба оҳистагӣ менавиштанд, акнун ҳамдигарро дидо гӯё муобиқа мекарда бошанд, тезҳарракат шуданд.

Қоғазҳо пур шуданд, пур аз сатроҳи ҳубӣ дар ҳаққи яқдигар. Боз ҳомӯши ҳукмфармо гардид... Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт: - Эй вай бар ман! Бечора шудам. Соҳиби меш наздик омаду пурсид:

- Ҳи шуд?
Дузд гуфт:

- Ҳамёни тиллоям, ки сад динор дар он аст, дар ҷоҳ афторд ва наметавонам онро берун оварам. Агар онро бароям биёварӣ, даҳ динори онро ба ту медиҳам.

Соҳиби меш бо ҳуд гуфт:
- Меши ман беш аз як динор намеरазад, агар ҳамёни ўро биёварӣ: Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид... Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Меши ман беш аз як динор намеरазад, агар ҳамёни ўро биёварӣ: Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Таҳсияи Ҳамёни тиллоям, ки сад динор дар он аст, дар ҷоҳ афторд ва наметавонам онро берун оварам. Агар онро бароям биёварӣ, даҳ динори онро ба ту медиҳам.

Соҳиби меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмфармо гардид...

Ҳамоҳи меш бо ҳуд гуфт:
- Ҳамоҳи ҳукмф



Фойб МИРЗОЕВ, номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Махмуд Холович Абдуллоев 1-уми сен-тябри 1948 дар деҳаи зебоманзари Де(х)-дарозаки ноҳияи Шӯроободи (ҳоло Шамсииддин Шоҳин) вилояти Ҳатлони Чумхурии Тоҷикистон дар оилаи деҳони хокплош ҷашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Падари бузургворош (амаки Ҳолаҳамад Абдуллоев) ва модари азизу меҳруbonaш (холаи Рӯзигул Сафарова) - фарзандони деҳаи Калоти ёрони сobiқ ноҳияи Сарихосор будаанд. Ҳонаводай Абдуллоевҳо солҳои сиоми аспи XX, аввал, ба ноҳияи Восеъ ва баъдан, ба деҳаи Де(х)-дарозаки сobiқ ноҳияи Москва (байдҳо Шӯрообод, Шамсииддин Шоҳин) кӯч бастаанд. Дар ҳамон солҳо онҳо узви колхози ба номи Г. М. Ди-митров гардида, чун колхозии фаъоли он ранҷу заҳмат қашида умр ба сар бурдаанд. Сипас, соли 1959 ба мақсади соҳиб-маълумот гаштани фарзандонашон амаки Ҳолаҳамад аз деҳаи номбурда ба шаҳри Қӯлоб кӯчидаанд.

Махмуди хурдсол то ба шаҳри Қӯлоб кӯч бастан (1959) дар мактаби ибтидиёни деҳа таҳсил менамояд. Вақте ки аҳли оила ба шаҳри Қӯлоб мекӯчанд, вай таҳсили худро дар мактаби №5-и Қӯлоб давом медиҳад.

Моҳи январи соли 1960 таҳсилро дар мактаб-интернати овозадори "Коммунизм"-и деҳаи Саричашма идома дода, соли 1966 онро бо муваффакият ҳатм на-мудааст. Ҳуди ҳамон сол ў ба факулти забон ва адабиёти руси Донишкадai давлатии омӯзгории Қӯлоб (ҳоло Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ) доҳил мешавад. Пас аз чор сол таҳсилро дар донишкадai мазкур бо қомёбӣ анҷом медиҳад.

Баъди ҳатми донишкадai бо роҳҳати Вазорати маорифи ҳалқи ҷумҳурӣ мавсүф ба мактаби миёнаи умумии №7 (ҳоло муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7) шаҳри Қӯлоб фирстиода мешавад. Ӯ дар ин мактаб аз моҳи августи то моҳи ноjabri соли 1970 дар вазифaи мuallimi забон ва адабiёti rуси faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ба safi Қувваҳои мусаллаҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон ва adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Baъdi ҳatmi donishkada bo roҳhati Vazorati maorifi ҳalқi ҷumhuriy mawṣūf ba maktabi miyena umumi №7 (ҳolо muassisa-i taҳsiloti miyena umumi №7) shahri Қӯlob firistioda māshavād. Ӯ dar in maktab aз moҳi avgusti to moҳi nojabri sолi 1970 dar vazifa-i muallimi забон va adabiёti rусi faъoliyati menamoyaд. Vale moҳi nojabri sолi 1970 ba safi Қuvvaҳoи musallaҳi сobiқ Ittixodi Shӯraviy dāvdat karde māshavād. Dar dāvomī xizmati Ҳolovich doxil māshavād. Pas az adoi sarbalandona hizmati Modar-Batan M.X. Abdulloev moҳi dekabri sолi 1971 ba kafedrai tāyrīhi ҲKIШ-i Doniškada davlati omӯzgori Қӯlob ba hāsisi muall

ДАРКИ ХУДШИНОСӢ ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ НАСЛИ НАВРАС

Миллате, ки арзишкой ахлоқиу маънавӣ ва ватандӯстии худшиносии миллии хешро қадр карда на-метавонад, чӣ гуна метавонад қиммату манзалати арзишкой дигар миллатро эътироф намояд?

Эмомаляй Раҳмон

Чумхурии Тоҷикистон аз он рӯзе, ки Истиқлоли давлатии хешро ба даст овардааст, ба тарбияи аҳлоқию мънавӣ ва ватандӯстию ҳудшиносии миллии насли наврас диққати маҳсус дода истодааст, ки ин иқдом бевосита сол то сол кишвари азизамонро ҷавону зеботар менамояд. Барои боз ҳам мустаҳкаму устувор гардидани сифати таълиму тарбия мо бояд, ки ҷаҳду талоши

хирадмандона намоем.
Тарбияи насли наврас дар чомеаи имрӯза вазифаи басо мураккабу гуногунчанба буда, он аз давраи таваллуд сарчашма гирифта, зери тъсири омилҳои дохирияни беруна то охири ҳаёт илома мейёбал.

Мусаллам аст, ки дар забони ҳар як тоҷику тоҷикзабонон мағҳумҳои ахлоқ, рафтору одоб, интизом, ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ҳамчун арзишҳои маънавӣ садо медиҳад. Аниқтараш вақте ки сухан дар бораи одам ё шахс мешравад сараввал арзишҳои маънавӣ, яъне сифатҳои ахлоқии ӯ дар назар дошта мешвад.

Батандүстій ви худшиносии миллік яке аз шуури чамъият буда, ба ташаккуллөбии азишхон шуури маънавии ҳар як фарди солимақт таъсир мерасонад. Дар баробари шуури чамъият буданаш, ватандүстій ви худшиносии миллік яке аз меъёрхон асоситарини тарбияи ахлоқт ви маънавий ба ҳисоб меравад.

Масъалаи худшиносӣ ба тарбияи ахлоқии инсон алоқаи бевосита дорад, зеро инсоне, ки дар раванди тарбия моҳияти худшиносиро дарк карда на-метавонад дар вай меъёрҳои арзишҳои ахлоқию маънавӣ пурра тараққӣ намеёбад. Дар мадди аввал ин мағҳум барои инсон шояд ачиб намояд. Вале мағҳуми худшиносӣ танҳо номи худро донистану оилаи худро шинохтан ва ё фарзандонро ба воя расонидан нест.

Аз сарчашмаҳои таъриҳӣ маълум аст, ки дар замонҳои қадим, инсонҳо ба масъалаи тарбияи ахлоқӣ ва ҳисси худшиносӣ диққати маҳсус медоданд. Барои исботи ин гуфтаҳо мисоле меорем, ки муҳтавои арзишҳои маънавии ахлоқию худшиносӣ мебошад. Ду ё се ҳазор сол пеш юнониён маъбади бузурге бино карданд, ки дар болои даромадгоҳи он бо ҳарфҳои калон калон навишта шуда буд: "Худатро бишно!", ки ин шиор мундариҷаи ахлоқӣ дорад, яъне инсон ба воситаи ахлоқӣ поки худ ба рафтору кирдори худ таваҷҷӯҳ намуда, худро ба дигарон қиёс намояду баҳо диҳад, то ин ки аз ахлоқҳои бади инсони дурӯй ҷӯяд, ба монанди дурӯғ нагуфтан, касеро паст назадан, ғайбат накардан ва ғайра.

Шиори "Худро бишнос!! ё "Ахлоқи худро нигоҳ дор!" дар афкори файла-суфону педагогон мавқеи маҳсусро пайдо кардааст, ки то ба ҳол мавриди мунозираҳои домандор қарор дорад.

Файласуфи Юнони Қадим Сукрот чунин гуфтааст, ки насли наврасро чу-



Дар урфият мегүянд: "Олим шудан осон, одам шудан мушкил". Дар солҳои охир мардуми ҷаҳонро имрӯзҳо ҷунин андешаҳо ба ташвиш овардааст: "Барои чӣ пешрафти илму техника ба инсоният ба ғайр аз шароити қулай боз мушкилоти маънавӣ эҷод намудааст? бати хуб бо волидон, ҳешу табор, омӯзгорон, ҳамсинфон ва нисбат ба ҳалқу миллиати худ ва дигар миллиатҳо пайдо мекунад. Ҳар як ҳатмкунандай мактаб бояд ба ғайр аз дониши хуби фанҳои таълими доштанаш дорои сифатҳои бехтарини инсонӣ бошад.

*Адаб точест аз нури илохъ,
Бинех бар сар, бирае,
Хар чо ки хохъ.*

Эйнштейн сабабгори аввалини инхолатҳои даҳшатнокро ба костагии ахлоқи одамон мансуб медонад. Ба андешаи ўз ҷанбаи рӯҳию маънавии ҳаёти инсон аз таҳаввул боз мондааст, ки аз як чиҳат ба пешрафти илму техника марбут мебошад.

Инсоният он арзишхой суннатист башариеро, ки дар бораи онҳо гуманистони бузурги давраи эҳё, файласуфон, маърифатпарварон афкори чолиб доштанд, аз даст додааст. Баштар файр аз ин инсон бештар боварӣ ҳосилӣ.

Вазифа ва масъулияти муаллимон имрӯзҳо бештар шуда истодааст, дигар наметавон бо равишҳои суннатию қадими тарбияи насли наврасро ба сӯи пеш равнақ дижем. Имрӯз дар мактаб дониши хонанда мавқеи асосӣ гирифтааст, на шахсияти ў. Хонанда илмро аз худ менамояд, лекин дар аксари мавридҳо барои фикри худро озодона баён кардан душворӣ мекашад. Хонандай мо чи дар давраи мактаб-хонӣ ва чӣ баъди хатми мактаб дони-

Дар урфият мегүянд: "Олим шудан осон, одам шудан мушкил". Дар солжои охир мардуми ҷаҳонро имрӯзҳо чунин андешаҳо ба ташвиш овардааст: "Барои чӣ пешрафти илму техника ба инсоният ба ғайр аз шароити қулай боз мушкилоти маънавӣ эҷод намудааст? Чаро оғариниши технологияни нав инсониятро бо ҳатари нобудшавӣ рӯ ба рӯ соҳтааст?"

кард, ки дар натиҷаи тараққиёти илму техника ў ба табиат, ҷомеа ва инчунин дар худаш метавонад дигаргунҳоро ворид созад, аммо тафаккури технологӣ дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёт мавриди истифода қарор ёфта, ҷанбаи ахлоқии ҳаёти инсониро аз назар дур намуда истодааст. Сабабгори асосии ғайригуманистӣ шудани ҳаёти инсон ин бетараф будани волидон дар тарбияи намудани насли наврас мебошад, зеро тарбияи насли наврас аз оила сарчашма мегирад. Вале баъзан падару модарон тарбияи фарзандро танҳо вазифаи мактаб дониста, дар фикри он ҳастанд, ки наврас, вақте камон шуд, бо ақлаш соҳиб шаваду он вақт метавонад ба тарбияи вай шурӯъ намояд.

Тарбияи хонандагон дар мактаб чавобгӯи талаботи имрӯзai чомеаи шаҳрвандӣ нест, зеро насли наврас дар муносибат нисбат ба ҳамдигар ва нисбат ба калонсолон беъзтиноӣ зоҳир намуда, ҳангоми муносибат ба ҳиссият дода мешаванд. Агар ғояҳои гуманистии насли наврасро аз оиласар кунему ахлоқу ҳисси худшиносии онҳоро мустаҳкам намоем, он вақт тараққиёти илму техника ба инсон фоидай зиёд мерасонад.

Барои ноил шудан ба тарбияи дурости насли наврас, пеш аз ҳама, шахсиятро бояд тарбия намоем. Тарбияи ахлоқӣ ва дарки ҳисси худшиносии миллӣ дар ниҳоди насли наврас хис-патҳои башарӣстӣ, доштани муноси-

ши гирифтаашро дар ҳаёт истифода бурда наметавонад. Агар мо дар хонандагон тарбияи ахлоқи зебопарастӣ, меҳнатдӯстӣ, ватандӯстӣ, худшиносӣ, хештаншиносӣ, инсондӯстӣ, ифтихори миллӣ ва маъсулиятшиносиро напарварем, ҷомеаи мо ҳамқадами ҷомеаи башарӣ шуда наметавонад.

Над.
Аз муллимон талаб карда мешавад, ки вай ҳамқадами замон бошад, зеро ки ҷаҳони имрӯза воридоти бузурги ахборотдӣ аст. Маҳз муллним бояд онро ба хонандагон омӯзонад, то ки ахборо истифода бурда тавонанд. Бо рафтори худ аз истифодабарии илму техника ва илмҳои замонавӣ ба хонандагон намунаи ибрат бошад, то ки онҳо низ мағҳуми асосии илму техникаро дарк карда дар ҳаёти худ аз он оқилона ва ба нағъи чомеа истифода бурда тавонанд. Аниқтараш муллими аспри XXI бояд худшинос, масъулиятишинос, гуманист

ва иттилоотчй бошад.
Барои ташкил намудани чомеан шахрвандӣ моро месаазад, ки даст ба даст шуда, аз як гиребон сар барорему дар тарбияи ахлоқӣ ва худшиносии настии наврас камари ҳиммат бандем. Албатта, дар пешрафти тарбия на танҳо омӯзгорон, балки саҳми кулли шаҳрвандон мегавонад. Тоҷикистони ҷавонро боз ҳам ҷавонтар намояд.

Гулрӯи СҮҲРОБ, саромӯзгори
кафедраи педагогика



они замони шурави ба таври амалию назарияйӣ асоснок карда шудааст, ки ҳамаи унсурҳои тарбия дар консепсияи миллии тарбия инъикос ёфтааст.

Концепсия миллии тарбия омӯзгоронро водор менамояд, ки дар дарсҳояшон бояд ҳар чи бештар ба ин унсурҳои тарбияни миллий диққат диханд ва дар баробари до- ниш додани насли на- врас, шахсияти онҳоро низ ташаккул диханд.

ТАШКИЛИ ДАРСИ НАМУНАВИ

Рўзи 2-юми декабр дар факултети филологияни точик ва журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дарси намунавии номзади илмҳои филологӣ, саромӯзгори кафедраи адабиёти точик ва журналистика Исломилова Фарзона дар гурӯҳи 404 и ихтисоси рӯзноманигорӣ баргузор гардид. Дар дарс Холиқова З.К., номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи адабиёти точик ва журналистика, Валиева Муборак асистенти кафедра, Алишери Абдулмажид асистенти кафедраи мазкур ва донишҷӯён иштирок намуданд. Нахуст дарсро муаллими Исломилова Фарзона оғоз намуда, оид ба мавзӯи дарс, ки "Рафтори рӯзноманигор ҳангоми мусоҳиба" ном гирифта буд, суханронӣ намуд. Сипас, донишҷӯёни риштаи рӯзноманигорӣ оиди рафтори рӯзноманигор ҳангоми мусоҳиба саҳнае омода намуданд. Дар охир дарс бо саволу ҷавоб ва баҳсу мунозира хотима ёфт.

МАҲФИЛИ "АДАБИЁТШИНОС ВА РЎЗНОМАНИГОРИ ҶАВОН"

Санаи 19.11.2021 дар факултети филологияни точик ва журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ маҳфили навбатии "Адабиётшинос ва рӯзноманигори ҷавон" бо иштироки васеи ҳайати омӯзгорони донишҷӯёни факултет гузаронида шуд.

Сараввал роҳбари маҳфил Алишери Абдулмажид суханронӣ намуда, маҳфилро ҳусни оғоз баҳшид. Сипас, Сайализода Ганчина - донишҷӯи курси ҷоруми ихтисоси рӯзноманигорӣ дар мавзӯи "Caption, фейк ва подкаст дар журналистикаи мусоҳиба", Абдуллоҳева Шабнам, донишҷӯи курси ҷоруми ихтисоси рӯзноманигорӣ дар мавзӯи "Таъсири телевизион ба бинандагӣ" суханронӣ намуданд. Баъдан, аз ҷониби роҳбарияти факулта ба якчанд нафар аъзоёни фаъоли маҳфил сипоснома тақдим карда шуд. Маҳфил бо саволу ҷавоб хотима ёфт.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2019 ба донишҷӯи соли 4-уми факултатаи иқтисодӣ ва идора (таълими рӯзона) Ҳасанов Маъруғони Хуршедович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2019 ба донишҷӯи соли 4-уми факултатаи молиявии иқтисодӣ (таълими рӯзона) Ҳаловатов Бахтиёр Аскарошевич додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 4-уми факултатаи филологияни ҳориҷӣ (таълими рӯзона) Сафаров Шаҳром Фахриддинович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2020 ба донишҷӯи соли 2-уми факултатаи физика ва математика (таълими рӯзона) Давлатов Сайёд Тоҷонович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Санаи 24 уми ноябр соли равон дар толори фарҳангии Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҷоруми фарҳангии Донишгоҳи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ҷоруми ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мираклизода Абдусалом Мустафо, роҳбари Кумитаи иҷроиияи Ҳизби ҳалқӣ демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кўлоб Шарифзода Гулруҳсар, ноиби ректор оид ба таълим номзади илмҳои филологӣ, дотсент Ҳолиқзода Айнидин, мувоими ректор оид ба илм ва инноватсия номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Рафиев Сафархон, ноиби ректор оид ба тарбия номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Назаров Ҳотам ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд.

Нахуст сухани ифтитоҳиро ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мираклизода Абдусалом Мустафо оғоз намуда, ҳозиринро ба ин рӯзи фарҳунда табрик намуда, қайд карданд, ки "Парчами имрӯзai давлатӣ" ва "Тоҷикистон ватани азизи ман" сазовори ҷойи намоён гардиданд, бо сипоснома ва мукофотпӯй қадрдорӣ намуданд.

Дар қисмати фарҳангии ҷоруми донишҷӯён дар васфи Парчами дав-

ТАЧЛИЛ АЗ РЎЗИ ПАРЧАМИ ДАВЛАТИ



яке аз рамзҳои муҳими истиқолияти миллӣ ва давлатдории мусосири мо, таҷассумгари асосҳои таъриҳӣ ва рамзҳои давлатдории тоҷикон, инчунин ифодакунандай мақсаду маром ва орзуву ормонҳои тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад". Ҳамчунин, зимни сӯҳбат ректори донишгоҳ ба донишҷӯёне, ки дар даври ҷумҳуриявии озмуни "Илм фурӯғи маърифат" ва "Тоҷикистон ватани азизи ман" сазовори ҷойи намоён гардиданд, бо сипоснома ва мукофотпӯй қадрдорӣ намуданд.

Дар порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. Инчунин, аз ҷониби кормандони Ҳонаи маданияти донишгоҳ бо роҳбарии Ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Нурулло Ҳолов барномаи фарҳангӣ бо сурӯҳои ҷаззоб ба намоиш гузошта шуд.

БАРГУЗОРИИ РЎЗИ МАҶЮБОН



Рўзи 3-юми декабр дар толори фарҳангии Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҷоруми тантанавӣ баҳшида ба Рўзи маҷюбон баргузор гардид.

Дар ҷоруми ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мираклизода Абдусалом Мустафо, садорати донишгоҳ ва до-

нишҷӯён иштирок доштанд. Нахуст, профессор Мираклизода Абдусалом суханронӣ намуда, иброз доштанд, ки маъюбон ҳамеша аз тарафи Пешвои музассами миллат мұхтарам Эмомали Раҳмон мавриди меҳруbonivu ғamхорӣ қарор мегиранд. Дар донишгоҳ 51 донишҷӯй маҷюб дорем, ки пайваста онҳоро кӯмак мекунем, - гуфтанд, ректор.

Сипас, аз тарафи ректор ба донишҷӯёни маҷюб кӯмакпӯй тақдим гардид.

Инчунин, роҳбарони донишҷӯёне, ки онҳо дар озмуни ҷумҳуриявӣ ҷойи намоёнро сазовор гардидаанд, бо сипосномаи донишгоҳ қадрдорӣ гардиданд.

Баъдан аз тарафи кормандони Ҳонаи маданияти донишгоҳ ҷоруми фарҳангӣ ба намоиш гузошта шуд.

ЧОРАБИНӢ ИЛМӢ-АДАӢ



Санаи 26.11.2021 дар толори фарҳангии Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҷоруми илмӣ адабӣ баргузор гардид. Дар ин ҷоруми ректори донишгоҳ, ноиби ректор оид ба тарбия номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Назаров Ҳотам оғоз намуданд. Сипас Шарифзода Муҳаммадӣ мудири шӯбайи Ҳатлон, Ҳарородишида Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷоруми илмӣ адабӣ баргузор гардиданд.

Нахуст сухани ифтитоҳиро ноиби ректор оид ба тарбия номзади илмҳои

педагогӣ, дотсент Назаров Ҳотам оғоз намуданд. Сипас Шарифзода Муҳаммадӣ мудири шӯбайи Ҳатлон, Ҳарородишида Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷоруми илмӣ адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар вилояти Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ адабӣ баргузор гардиданд.

Сипас, Ҳарородишида Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар вилояти Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар вилояти Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар ҷоруми ҷоруми илмӣ-адабӣ Ҳатлон дар ҷоруми илмӣ-адабӣ баргузор гардиданд.

Дар

НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ФАКУЛТЕТИ МОЛИЯВИЮ ИҚТИСОДӢ



Икромий
Сироҷиддин



Атоев
Исуфҷон



Медрнигор
Қурбонова



Абдулқайси
Саидзаббор



Салимов
Муҳамадҷон



Шарифзода
Муҳаммад

Факултети молиявию иқтисодии Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар заминаи собиқ факултети иқтисодӣ таъсис ёфтаст.

Бо ташабbus ва талошҳои омӯзгорони соҳибздиrom академик Каримов С. (собиқ ректори ҷонишгоҳ), Шариф Э.С., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор; Фазлидинов С., доктори илмҳои техникий, профессор; номзадҳои илми иқтисодӣ Шарифов Ф.Н., Конькова А.А., Қурбоналиев Б.Ҷ., Ҷалилов С., Латипов М., Бобоев Ф., Салимов Ш., Бобохуҷаев С., Ғуломнабиев К., Ивазов А., ки аз соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ ҷалб шуда буданд, моҳи августи соли 1992 ба сифати соҳтори мустақил ташкил карда шудааст.

Асоси факултетро дар соли таъсисёбияш кафедраи назарияи иқтисодӣ, ки он ваqt 8 нафар муаллимон дар он кор мекарданد, ташкил медод. Дар байни онҳо 4 нафар номзадди илм, 2 нафар муаллимони қалон ва 2 нафар ассистентон фаъолият мекарданд. Соли 1994 дар факултет дар заминаи кафедраи назарияи иқтисодӣ 2 кафедраи таҳассусӣ: кафедраи баҳисобигрии бухгалтерӣ ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ (мудири кафедра дотсент Ҷураев О.) ва кафедраи банақшагӣр ва ояндабии (мудири кафедра дотсент Расулов Н.С.), ташкил гардид. Дар ин кафедраҳо дар солҳои гуногун аз 12 то 16 нафар омӯзгорон кор ва фаъолият мекарданд. Дар натиҷаи тағироти номенклатурии тайёр намудани мутахassisон дар соли 1998 кафедраҳои факултет ба кафедраи баҳисобигрии бухгалтерӣ ва аудит (мудири кафедра дотсент Ҷураев О.) ва кафедраи идорақунӣ (мудири кафедра дотсент Расулов Н.С.) табдил дода шуд.

Маврид ба зикр аст, ки аз оғози таъсисёбии факултет то ҳол омӯзгорони зерин ба ҳайси декани факултети фаъолият намудаанд:

1. Шарипов Э.С. - д.и.и., дотсент (солҳои 1992-1996);

2. Қурбоналиев Б.Ҷ. - н.и.и., дотсент (солҳои 1996-2003);

3. Конкова А.А. - н.и.и., дотсент (солҳои 2003-2006);

4. Расулов Н.С. - н.и.ф-м., дотсент (солҳои 2006-2009, 2011-2013);

5. Юнусов С.С. - н.и.п., дотсент (солҳои 2009-2010);

6. Назаров П.С. - н.и.с., дотсент (солҳои 2010-2011);

7. Куганов Н.К. - н.и.и., дотсент (солҳои 2013-2014, 09.2019-01.2020);

8. Мирсаидов М.Н. - н.и.и., дот-

сент (солҳои 2014-2018);
9. Қаҷкулов А.Ф.-н.и.и., дотсент (аз моҳи ноябрини соли 2018 то ба ҳол)

Айни ҳол аз моҳи ноябрини соли 2018 вазифаи декани факултетро н.и.и., дотсент Қаҷкулов Абдуҳољиқ Фатҳулоевич ба уҳда дорад.

Дар факултети молиявию иқтисодӣ дар соли таҳсили 2020-2021 55 нафар (кафедраи назарияи иқтисодӣ 31 нафар, кафедраи молия ва қарз 22 нафар, 1 нафар декани факултет, 1 нафар таҳзимгар) омӯзгорону кормандони фаъолият менамоянд, ки 10 нафари онҳоро омӯзгорони дорон дараҷа ва унвони илмӣ ташкил медиҳад, аз ин шумора 3 нафар доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор (ҳамкори беруна), 4 нафар номзадони илм, дотсент (ҳамкори беруна), 3 нафар номзадди илмҳои иқтисодӣ, дотсент (корманди асосӣ), 11 нафар муаллими қалон, 34 нафар ассистент, ки аз ин шумора 5 нафар ба ҳайси ҳамкори фаъолият доранд ва 3 нафар кормандони техникий ташкил медиҳанд.

Маврид ба зикр аст, ки соли гузашта 3 нафар омӯзгорон Мадмудов Баҳридин, Сафаров Аъзамҷон ва Иброҳимов Одил рисолаҳои номзадии худро ҳимоя намуданд. Омӯзгорони факултет дар соли сипаригардида 4 монография, 1 китоби дарсӣ, 4 воситаи таълимӣ, 22 мақолаи тақризашаванда ба нашр расониданд. Декани факултет н.и.и., дотсент Қаҷкулов А.Ф., мудири кафедраи баҳисобигрии муҳосибӣ ва аудит н.и.и., дотсент Куганов Н.К., мудири молия ва қарз н.и.и., дотсент Комилов Н.Б. бо нишони сарисигани Аълоҷии маориф ва илми Тоҷикистон сарфароз гардонida шуд.

Боиси зикр аст, ки дотсенти кафедраи назарияи иқтисодӣ Мирсаидов Муҳамаднамои докторантни Академияи хоҷагии ҳалқи Руссия ва ҳадамоти давлатии назди Президенти Федератсияи Россия аз 9.11.2018 то 18.11.2021 буда, рисолаи докториаш ба итимом расидааст. Ҳамзамон, номурда соли гузашта сазовори ҷоизаи олимон ва муҳаққони Ҷумҳурии Тоҷикистонро соҳиб гардид.

ФАКУЛТЕТИ МОЛИЯВИЮ ИҚТИСОДӢ ЗАМИНАI ТАЙӢР КАРДАНИ ҚАДРҲОИ СОҲАИ БОНӢ


Бояд зикр кард, ки ҳусусан баърон мутахassisони соҳаи бонӣ дар факултети молиявию иқтисодӣ их-



Холов
Маъруф



Сабурзода
Сомон



Наврузов
Давлаҳмад

тиноси кори бонкӣ фаъолият дорад, ки ҳамасола ин ихтиносро зиёда аз 75 нафар донишҷӯён ҳатм карда, аксарияти онҳо ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. Ба донишҷӯён дар қатори омӯзгорони дараҷаи илмидошта, иҷчинин мутахassisони баландихтисос аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ҷалб кардашуда ба онҳо таълим медиҳанд.

Зимнан бояд гуфт, ки дастпарварони факултети молиявию иқтисодии Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ то имрӯз дар тамоми соҳорҳои давлатӣ ҳусусан Ҳонки миллии Тоҷикистон, Ҳонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон "Амонатбонк", ҶСК "Коммерсбонки Тоҷикистон", ҶСП "Аввалин Ҳонки молиявии ҳурд", ҶСП "Спитамен Ҳонк", ҶСП "Бонки байналмилалии Тоҷикистон", ҶДММ ТАҶХ "Ҳумо", ҶДММ ТАҶХ "ФИНКА" ва дигар мусасисаҳои молиявии қишивар кору фаъолият доранд.

Онҳо бо донишу қасбияти ҳоссаи ҳуд дар пешбури низоми давлатдорӣ ва суботи молиявии қишивар ва тайёр намудани қадрҳои баландихтисоси ҷавобӯ ба талаботи истиҳсолии қишивар саҳмгузор мебошанд.

Маврид ба зикр аст, ки яке аз бонкири мувафақ номзади илмҳои иқтисодӣ раиси Раёсати БДА ҖТ "Амонатбонк" номзади илмҳои иқтисодӣ, муҳтарам Икромий Сироҷиддин Салом ҳатмкардаи факултети иқтисодӣ мебошад. Ҳамзамон, Абдулқайси Саидзаббор тиқи барнома мубодилаи донишҷӯён солҳои 2013-2014 -аз рӯи ихтиноси сиёсати иқтисодӣ дар Ҷонишгоҳи Генуяи Италия таҳсил карда, сазовори шаҳданомаи ин донишҷӯҳо гардид. Дар ҳоли ҳозир мавсӯф сардори шӯбаи назорати асъори идораи таҳзим ва назорати асъори Ҳонки Миллии Тоҷикистон фаъолият карда истодааст. Абдулқайси Саидзаббор вазифаи ҳамъиятии раиси Шӯрои ҷавонони Ҳонки миллии Тоҷикистонро ба ўҳда дошта, дар пешбури сиёсати давлатии ҷавонон нақши созгор дорад. Дар баробари ин, ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ма-

шгул буда, зиёда аз 20 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризашаванда ва маводи конференсияҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ нашр кардааст. Соли 2021 китоби дарсии ўтаҳти унвони "Ганзими асъор" ва назорати асъор" бо ҳарори ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида шуд.

Боси ифтиҳор аст, ки собиқ ҳатмкардаи факултет Салимов Муҳамадҷон рошти магистратураро аз рӯи ихтиноси рушди иқтисодӣ дар Ҷонишгоҳи Ритсумейкани Укенуси Ороми Ҷонон тиқи барномаи байниҳукумати Тоҷикистону Ҷонон бо маблагузории JICA ҳат кардаасст. Айни замон номбурда сардори Идораи хавфҳои бонки дар ҶСП "Спитаментбонк" мебошад.

Дар филиалии мintaқавии бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ҳатмкардагони факултетҳои иқтисодӣ дар вазифаҳои роҳбарликунанда кор ва фаъолият карда, талаботи аҳолиро бо хизматрасониҳои бонкӣ таъмин месозанд. Ҳатмкардагони ин факултет Медрнигор Нурова-сардори шӯбаи амалиёти дохили бонки департаменти ҳисобдории Ҳонки миллии Тоҷикистон, Холов Маъруф-ҷонишшини сардори муудирияти идорақунии хавфҳо дар Сардораи ҶСП Ҳонки байналмилалии Тоҷикистон, Устов Ҳилой-директори филиали ҶДММ ҶСП ТАҶХ "Ҳумо" дар шаҳри Кӯлоб, Наврузов Давлаҳмад-сардори филиали ҶСП "Бонки байналмилалии Тоҷикистон" дар шаҳри Кӯлоб, Шарифзода Муҳамад Изатулло-роҳбари филиали мintaқавии ҶДММ ТАҶХ "Финка" дар шаҳри Кӯлоб, Сайдов Ҳисрав-директори филиали ҶДММ ТАҶХ "ОКСУС" дар шаҳри Кӯлоб, Сабурзода Сомоншоҳ Ёқубӣ-директори филиали мintaқавии ҶСК "Коммерсбонки Тоҷикистон" дар мintaқаи Кӯлоб, Атоев Исуфҷон Бобомуродович-иқтисодии асосии шӯбаи молия ва иқтисодӣ филиали №56 БДА ҖТ "Амонатбонк" дар мintaқаи Кӯлоб ва дигарон буда, дар равнағи соҳаи бонкӣ диссаи назарасе доранд.

Низомиддин КОМИЛОВ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муудири кафедраи молия ва қарз

РОҲБАРЕ, КИ КОРРО АЗ ОБОДӢ ОФОЗ ҚАРД...

Нашрияи "Маърифат"-и Коллеци омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳайси нозир аз рӯзи ба курсии ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ нишастани Мирализода Абдусалом Мустафо тамоми кору пайкор ва ободкориву ваъдаҳои ректори муҳтарамро назорат карда, инъикос менамояд. Дар ибтидо ваъдаву иқдомоти Мирализода Абдусалом дар мавриди рушди донишгоҳ танҳо "сухан" вонамуд мешуд, лекин иштибоҳ кардем. Дар воқеъ, тамоми иқдомоту ваъдаҳое, ки дар ҷаласаҳои корӣ, маҳсусан, нишастҳои матбуотӣ дода буданд, комилан иҷро намуданд.

Устод Мирализода А.М. дар таърихи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ягона ректореанд, ки масъалаҳои мармузи солҳо зери супортаро амалий намуданд:

- саривақт пардоҳ намудани музди мааш;

- таъмини шароити беҳтарини таълим (харидории мизу курсиҳои нав, аз таъмири пурра баровардани факултетҳо, таъмири намои берунии биноҳои таълими ва ғайра);

- ташкили лабораторияҳои замонавӣ (дар факултети химия-биология ва география ва физика - математика);

- қандани ҷоҳи амудӣ ва бо оби ошомидани таъмин намудани донишгоҳ;

- таъмини беҳтарин шароити зист дар хобгоҳ, ҳамзамон пайваст намудани он ба шабакаи гарнидиҳӣ;

- таъмини зиндагии шоиста ба омӯзгор (дар шароити вазнини ҷаҳони имрӯз ду маротиб зиёд намудани музди маоши омӯзгорону кормандон);

- ташкили марказҳои имтиҳонотии тестӣ дар назди ҳар як факултет;

- ташкили маркази имтиҳонотӣ барои донишҷӯёни таълими фосилавӣ;

- ташкили шабакаи ягонаи таълими;

- аз таъмири ҷорӣ баровардани истироҳатгоҳи "Истиқтоли"-и ноҳияи Мӯйминобод ва ғайра.

Устод Мирализода Абдусалом дар як муддати кӯтоҳ дар донишгоҳ дигаргунҳои назаррас рӯи кор оварданд. Эшон дар мансаби роҳбарикунанда масъулияти баландро эҳсос карда, даст ба иқдомҳои ободкорӣ заданд, ки боиси пешрафти кор дар донишгоҳ гардид. Ӯ дар як муддати кӯтоҳ дар соҳтори донишгоҳ ободиву бунёдкории симон он, тақвият баҳшидани базаи моддӣ-техники ва илми фокултетҳо ва ҳавасманд гардонидани заҳмати устодон корҳоеро анҷом дод, ки дар даҳсолаи оҳири фаъолияти муассиса беназир аст. Фазои муассиса дорои шароити хуби корӣ қарор гардид, маҳз бо заҳмату талошҳои рӯзафзӯни ин марди хирад ба даст омаданд.

ПУШТИБОНИ ЗИНДАГИИ ШОИСТА

Аз рӯзи ба маснад нишастан устод Мирализода Абдусалом дар мадди аввал дастуру супоришҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмонро сармашки кори худ қарор дода, иброз мешоштанд, ки "Чун Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон ҳамеша таъқид менамоянд, ки барои таъмини зиндагии шоистаи мардум қўшиши намоед! Пас, мо вазифадорем, ки ин дастури Пешвои муazzами миллатро амалий намоем...".

Дар ин муддати корӣ (2 сол) новобаста аз вазъи мушкилии буҳронӣ ду маротиба: маротибаи аввал 15% ва маротибаи дуюм аз 1.09.2021 дар ҳайми 10% музди маоши тамоми кормандони донишгоҳро баланд намуданд. Ин иқдоми начиби ректори муҳтарами идомаи корҳои шоиста ва дастгириҳои қаблии ўмуарифӣ намуданд. Аз эҳсонкорӣ ва дастгириҳои пайваста ва ба қавле ҷавонмардии муҳтарам Мирализода Абдусалом шунидашо ҳеле зиёданд, лекин он ҳамаро имрӯз амалан бо ҷашми сар дидем ё ба қавле дубора исботи худро ёфтанд.

Барои як инсон расидагӣ карда тавонистан ба ҳамаи самти фаъолияти як

муассисаи бонуфуз кори саҳлу осон нест. Дар афсонаву ривоятҳо вомехӯрдам, ки ҷаҳрамони матлаб он гуна зимими давлатро ба даст гирифт, ки адолати ў ҷаҳонро фаро хонд. Аз ҳимати ў қасе бе насиб намемонд. Ҳайру саҳоваташ ба ҳамаи ақвом мерасид. Маҳз фаъолияти Мирализода Абдусалом сабит соҳт, ки дар ҳақиқат мадарони тоҷик чунин фарзандҳо зиёд ба дунё оварданд. Яке аз он пухтакорон устоди кордону ғамхор ва роҳбари саҳтигу ободкор, пеш аз ҳама омӯзгори асил Мирализода Абдусалом мебошад, ки ба тамоми самти фаъолияти муассиса расидад метавонад, ҳамзамон мушкилоти онро хуб медонаду барои ҳалли он мусоидат карда низ.

ЯК ХОТИРАИ АҶИБ

Садҳо далел барои исботи шаҳсияти нотақорори Мирализода Абдусалом дар даст дорем, танҳо барои ҳонандай закӣ оварданӣ якеи онро лозим донистем. Баҳори соли 2021 ҳайати донишгоҳ бо мақсади гузаронидан шанбеӣ ба "Боғи фарҳангӣ-фароғатӣ ба номи Сайдалӣ Вализода" ҷамъ омадем. Вақте устод Мирализода Абдусалом ҳудуди боғро аз назар мегузаронид, миёни сабзазорҳо даҳҳо растаниҳои бегонаро дида, онҳоро бо номашон мешинохту ном мебурд. Дар аҷаб мондем, ки умри худро дар шаҳр сипарӣ кардаасту ин ҳама шинохту дониши ҳочагидорӣ аз кучост? Сониян донистам, ки устод дар оилаи дехқони асил ба воя расида, миёни замини кишту паҳтазор қӯвваозмоии зиёде кардааст. Ҳуди ў аз он рӯзҳо бо некӣ ва қаноатмандӣ ёд мекунанд. Ҳулоса баровардем, ки устод Мирализода Абдусалом шуҳрату обрӯ ва некномиро бо заҳматҳои аз ҳурдӣ бо арақи ҷабин рехтаи саҳрои гарму тағсисони тобистону сардиҳои зимиёнти ҳонадони як дехқони оддӣ ба даст оварда, то ба мақоми доктори илму профессор, мансабҳои қалидии давлатӣ ва ниҳоят омӯзгори асилу олими тавоно, ки нағъаш ба давлату миллат ва тарбияи ҷавонон расидаст. Чунин фарзандон барои давлату миллат мисли нигине дар ангуштариёнд.

Эътибору нуғузӣ устод Мирализода Абдусалом дар доираи равшанфирону шаҳсиятҳои воломақоми давлатӣ назаррас аст. Ҳамагӣ эшонро шаҳсияти фарҳехта, инсони ҳалолокору дилсӯз ва олими заҳматкашу ҳоккор баҳо медиҳанд. "Мирализода Абдусалом нону намаки омӯзгориро аз ҳалолтарини луқмаҳо мөҳисобад ва ифтиҳор дорад, ки фарортар аз 40 соли умри худро ба ин ҷадаи пуритихор бахшидааст. Ӯ рисолати омӯзгориро рисолати ҳалқпарварӣ ва ҳудудӣ баҳри фарзанди ҳалқ мөҳисобад. Пайваста дар машваратҳои маҷlisҳо таъқид мекунад, ки "фарзанди мардумро бояд мисли фарзанди худ дӯст дошт ва тарбияи қард. Агар омӯзгор ба ҷунун андеша розӣ набошад, дар тарбияи шоғирдон зинҳор ҷумғаҳои муваффак намешавад" - иброз медорад Насридинзода Эмомалий, ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа.

Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, академик Имомзода М.С. аз устод Мирализода Абдусалом ҷунун ёд мекунанд: "Профессор Мирализода Абдусалом фарди ҳудогоҳу ватандӯст ва

мехӯнпаст буда, ҳамеша пайи ободиву ҳифзи арзишҳои он заҳмат мекашад. Ҳамин бартарии ўро ба назар гирифта, борҳо Ҳукумати қишинвар ўро ба вазифаҳои баланди пурмасулияти пешбарӣ намудаву дар интихобаш хато накарданд. Ҳар кучое, ки ў рафта, он чоро порае аз муқаддасоти Ватан дониставу баҳри ободии он макон аз тамоми имкониятҳои ақливи зеҳнӣ ва ҷисмониву маънавии худ кор гирифтааст. Мехри бе-поёни ватанро ў асосмехвари ҳама мувафқиятҳои худ дониста, ҷиҳати баланд бардоштани обрӯи нуғузӣ он ҳамеша заҳмат мекашад".

"Кӯлоб шаҳри муво порае ҷони мо аст. Дар баробари обод кардани донишгоҳ дар рушд ва пешрафти шаҳри Кӯлоб низ саҳми худро мегузорем" - ҳамеша иброз медоранд устод Мирализода Абдусалом дар баромадҳояшон. Ин нуктаро низ дар матлаби қаблии мо як мақомдори шаҳри Кӯлоб, ки наҳоти номаш бурда шавад, ҷунун шарҳ дод: "...Ҳамкориҳои шаҳрдории Кӯлоб ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бисёр пайвастааст. Аз рӯзи ба маснади ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ нишастани Мирализода Абдусалом дар баробари ободиву созандагиҳо дар донишгоҳ, ҳамчунин, дар ободу забо гардидани шаҳри Кӯлоб, ҳамзамон таҷлилии ҷарониҳои шаҳрӣ, пешвози мөҳмонон ба шаҳри Кӯлоб ва дигар ҷарониҳои мөҳияти оммавидошта саҳми ин муассиса таълими хеле назаррас аст. Бо Мирализода Абдусалом барин роҳбари нексиришт, кордон, дилсӯз ва дар навбати худ болонакар кордан ниҳояти ҳушбахтӣ аст..."

ЯК НУКТА АЗ ҲОБГОҲ

Ҳонанда худ шоҳид аст, ки ҷанд сол пештар, аниқтараш то ректор интихоб гардидани Мирализода Абдусалом шаҳроити ҳобгоҳ, ки беш аз 300 донишҷӯёни дар он ҷой дода шудааст, ба талабот ҷавобӣ набуд. Ҳушбахтона, ин мушкилӣ бо ташаббуси устод Мирализода Абдусалом ҳаллу фасл гардид. Ҷавобӣ мавсүф масъулиятиазониҳои ин мушкилиро ҳал карда шаҳрои зисту зиндагии донишҷӯёни беҳбуд бахшид. Имсол ҳобгоҳи донишҷӯёни ба шабакаи гарнидиҳӣ пайваст гардид. Беҳбуд бахшидани шаҳроити ҳобгоҳи донишҷӯёни аввалин ваъдан Мирализода Абдусалом буд, ки пурра ҳаллу фасл гардид. Бошандагони ҳобгоҳ зимиన сӯҳбат бо ҳабарнигори нашрия аз шаҳроити будуబудо ҳобгоҳ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дар сӯҳбат ба мавлонави Тахмина, як бошандай ҳобгоҳ, иброз дошт: "Бо ташаббуси роҳбариати донишгоҳ, ҳамзамон мавсүф масъулиятиазониҳои ин мушкилиро ҳал карда шаҳрои зисту зиндагии донишҷӯёни беҳбуд бахшид. Имсол ҳобгоҳи донишҷӯёни ба шабакаи гарнидиҳӣ пайваст намудани он, ки фикр мекунам ҳобгоҳ ба ҳамин мушкилӣ мувоҷе буд. Мо аз талошти заҳматҳои ректори муҳтарам Мирализода Абдусалом барои ғамхорӣ нисбат ба мавлонави Тахмина, як бошандай ҳобгоҳ, иброз дошт: "Бо ташаббуси роҳбариати донишгоҳ, ҳамзамон мавсүф масъулиятиазониҳои ин мушкилиро ҳал карда шаҳрои зисту зиндагии донишҷӯёни беҳбуд бахшид. Имсол ҳобгоҳи донишҷӯёни ба шабакаи гарнидиҳӣ пайваст намудани он, ки фикр мекунам ҳобгоҳ ба ҳамин мушкилӣ мувоҷе буд. Мо аз талошти заҳматҳои ректори муҳтарам Мирализода Абдусалом барои ғамхорӣ нисбат ба мавлонави Тахмина, як бошандай ҳобгоҳ, иброз дошт: "Бо ташабbusyи rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳoи in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарniidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doшt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарniidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doшt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарniidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doشt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарниidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doشt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарниidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doشt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарниidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doشt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарниidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doشt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарниidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳobgoҳ, ibroz doشt: "Bo tashabbusi rohbariyati doniшgoҳ, hamzamон mawṣuf mas’ūliyatāzoniҳo in mушкиliro ҳal karada shahroit zistu zindagii doniшjӯёni behbad bakhshid. Imsol ҳobgoҳi doniшjӯёni ba shabaka гарниidiҳi pайvast namudanī on, ki fikr mēkunam ҳobgoҳ ba hamin mушкиlī muvōjē bud. Mo az taloшti zaҳmatāzoniҳo rectori muҳtaram Miraлизoda Abduшalom baroī ғamxori nisbat ba mawlonavi Tahmina, yaq boшandai ҳ

САҲМИ ОЛИМОНИ ТОЧИК ДАР КАШФ НАМУДАНИ ЧИРМҲОИ ХУРДИ СИСТЕМАИ ОФТОБ



*Бобошо ШАРИФОВ,
денишчүй соли 5-уми факултети
Физика ва математика*

Дар Чумхурии Тоҷикистон омӯзиши илми астрономия аз мадди назар дур набуда, барои омӯзиши ҷирмӯҳӣ осмонӣ пажӯҳишгоҳи астрофизики АМИ Тоҷикистон таъсис дода шуда, ки он аз 3 расадҳона дар баландиҳои гуногун аз сатҳи баҳр фаъолият карда истодааст. Маҳз олимони тоҷик пайравони Абӯрайҳони Берунӣ, Аబӯали ибни Сино, Мирзо Улугбек, Ал-Форобӣ ва Умарӣ Хайём дар инкишофи минбаъданӣ илмӣ астрономия ба монанди Бобоҷонов П.Б., Доброловский О. В. Хурсанд Ибодинов И (соли 1944), Ибодов С.И., Махсумов М., Саидов К. Бобоев X. Гулчехра Қодировна ва дигарон лоиқи таҳсиин ва агарзанд аст.

- тахсиин варзанда аст.

 1. Астероиди Ависенна (№2755 Avicenna) - Ба шарафи ҳазорсолагии олимии машҳури асрҳо 10 -11- и тоҷику форс Абӯалӣ ибни Сино, ки саҳми он дар инкишофи илмҳои табииатнисови тиб бузург аст, номгузорӣ карда шудааст.
 2. Астероиди А.Р. Бирюй (№9936 Al-Biruy)

2. Астероиди Ал - Берунй (№9936 Al - Biruni)
- Ба шарафи олимии асрхой 10 -11 -и тоҷику форс Абурайҳони Берунй, ки дар соҳаҳои астрономия, геодезия, тригонометрия ва математика саҳми бузург доштанаш номгузорӣ карда шудааст.

3.Астероиди Бахарев (№4011 Bakharev) - Ба номи астрофизик, кашшофи кометаи Бахарев - Макфарлен, яке аз мушоҳидачии соҳаи чирмҳои хурди Системаи офтобӣ Бахарев номгузорӣ карда шудааст.

харев номгузори карда шудааст.
4. Астероиди Бобоҷонов (№7164 Babadzhanov) - Ба шарафи астрофизики ма-шҳури тоҷик, директори Институти астрофизики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ноиби президенти АИҶТ, президенти Комиссияи 22 Ҷамъияти байналмилалии астрономо-мҳо Бобоҷон Пӯлод Бобоҷоновиҷ номгузорӣ гардидааст.

5. Астероиди Герасименко (№3945 Gerasimenko) - Ба шарафи астрофизик, кашшофи кометаи Чурюмов - Герасименко номгузорӣ шудааст.

губози шудааст.
6. Астероиди Доброволева (№3013 Dobrovoleva) - Барои саҳми босамари тадқиқоти илмиш дар соҳаи физикаи кометаҳо ин астероид ба номи академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мудири шуъбаи физикаи кометаҳо Добровольский Олег Василиевич номгузорӣ гардидасат.

льевич номгузори гардидааст.
7. Астероиди Ибодинов (№3436 Ibadinov) - Барои тадқиқоти босамарӣ илмиаш дар соҳаи физики кометаҳо ин астероид ба номи узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мудири шуъбаи физики кометаҳо ва астероидҳо, директори Институти астрофизики АМИТ Ибодинов Ҳурсанд Ибодиевич номгузорӣ гардидааст.

дикович Номгузори гардидааст.
8. Астероиди Киселёв (№4206 Kiselev) -
Барои тадқиқотони пурмаҳсули илмӣ ва му-
шоҳидай ситораҳо ба номи ходими калони
илмии Институти астрофизикан Академияи
ilmҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Киселёв Ни-
колаев Номгузори иштирокӣ шудааст.

9. Астероиди Кохирова - Ба шарафи доктори илмҳои физика ва математика, директори Институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳо Тоҷикистон Гулчехра Кохирова омӯззорӣ карда шудааст. Ин сайёраи хурд таҳо бо иҷозати Иттиҳоди Байналмилалии Астро-номӣ номҳо дода мешаванд. Ҳамин тавр шуд, ки астероиди № 24533, ки қашф шуда буд, 2014-йе.

соли 2014 номи Кохирова гузашта шуд.
Ва ду сайёра хурди системаси Офтобӣ,
ки барои тадқиқоти пурмаҳсул олимони ас-
трофизики Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон гузашта шудааст.

Гоҷикистон гузашта шудааст:
1. Сайёраи хурди Ҳисор (№2469 Hisao) -
Барои тадқиқотҳои пурмаҳсули расадхонаи

2. Сайёраи хурди Тоҷикистон (№2469 Tadzhikistan) - Ба шарафи ҷумхурие, ки оли-монаш вайваста ба олимони дигар мамлака-тҳо дар қуводани асрори ноаёнӣ кайҳон та-понҷ доранд, номгузорӣ шудааст.

50 СОЛИ ТА҆ОЛИЯТИ ОМ҆ҮЗГОР҆ МУБОРАК, УСТОД ФАРФОРОВ САТОР!



журнал "Неорганич. Материалы", т. 17, №8, 1981. "Эффект Холла в расплавах и", "Физика и техника полупроводников", т.16, № 7, 1982. "Исследование эффекта Холла в расплавах халькогенидов серебра", Ленинград, "Физика и техника полупроводников", т. 16, № 5, 1982. "Эффект Холла в расплавах GeTe, SnTe и PbTe", Ленинград, "Физика и техника полупроводников", т. 16, № 7, 1982. "Эффект Холла, электропроводность и термо-эдс в расплавах системы ", Москва, "Электронная техника", серия 6., "Материалы", № 11, 1982. "Исследование эффекта Холла антимонида галлия вблизи температуры плавления в жидком состоянии", Ленинград, "Физика и техника полупроводников", т. 16, № 11, 1982. "Эффект Холла в расплавах ", Москва, "Электронная техника", серия 6, "Материалы" , № 11, 1982. "Электропроводность и коэффициент Холла в жидкоГaSb", Ленинград "Физика и техника полупроводников", №12, 1983. "Электропроводность и коэффициент Холла расплавов теллурова олова и свинца", Ленинград, "Физика и техника полупроводников", т. 18, № 1, 1984. "Эффект Холла, электропроводность и термо-эдс в расплавах Ge-Te", Москва, "Электронная техника", серия 6, "Материалы", РТ№ 50, 1986. "Электропроводность и эффект Холла в расплавах ". "Электронная техника", серия 6, "Материалы". № 3, 1987 ва дигарон.

зика, (Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий), Душанбе-2018, 516 с., Физика ва асосҳои биофизика, (китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий), Душанбе-2018, 415 с., Нишондодҳои методӣ оид ба иҷроиши корҳои лабораторӣ аз фанни физикии умумӣ (физ. Электрик ва магнетизм), Д - 2021, 110 с., "Электроника", Дастури омӯзишӣ -таълимӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии касбӣ., Д-2021, 312 с.

С. Гаффоров баъди ҳимояи рисолаи номзадӣ ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргашт ва дар вазифаҳои гуногун: мудири кафедраи физикии умумӣ, МТФ ва ТМ, физикии назарияӣ, декани факултати физика, сардори шӯбъбаи таълим ва холо дар вазифаи дотсенти кафедраи физикии умумӣ ва назарияӣ кору фаъолият дорад.

Дар баробари ин вазифаҳо ўвазифаҳои чамъиятии раиси иттифоқи касабаи факултет, котиби ҳизби коммунисти факултет, раиси ташкилотҳои чамъиятии дошишчӯён, ҷонишими декан, аъзои чамъиятии назорати халқии шаҳри Кӯлоб фаъолият кардааст.

Солҳои 1996-1997 дар лоиҳаи "Рушди иқтисодии шаҳр ва ноҳияи Кӯлоб", соли 2002-2003 дар лоиҳаи "Рушди иқтисодии минтақаи Кӯлоб", аз соли 1982 аъзои масъулии лоиҳаи "Тадқиқ ва ҷустуҷӯи материялҳои баландсамаронаки нимноқилий", зери роҳбарии академик С. К. Каримов кору фаъолият кардааст.

Шогирдон якчоя шуда, мактаби нимноқилҳоро бо роҳбарии академик С.К.Каримов ташкил карда тавонистанд, ки дар собиқ Иттифоқи советӣ ва хориҷи кишвар маълуму машҳур шаванд. Шогирдоне, ки дар тарбияи онҳо устод Faфоров Сатор ҳиссаи худро гузоштааст ва онҳо доимо розигӣ ва миннатдории худро изҳор мекунанд: Курбатов В.А.-профессор, Бобоев Х.Б. -д.и.т., профессор, Зухуров Бек Сабурович-дотсент, н.и.п., Нуров Курбоналий-дотсент, номзади илмҳои химия, Курбонов Ч.-н.и.п., дотсент, Хумбийев Ф.-н.и.п., дотсент, Собиров Ч.-д.и.ф.м., профессор, Муҳаммад Ғоиб-шоюри халқии Тоҷикистон ва бисёр дигарон, ки дар соҳаҳои гуногуни роҳбарӣ ва ҳоҷагӣ дар Тоҷикистон ва ФР кору фаъолият даранд.

Ба аспирантон, унвончўён, коромӯzon пайваста кор ва роҳбарӣ менамояд, аз ҷумла Баротов Н., Шарипов А., Акрамова Р., Гулматов У. Парвинаи Ӯсмон, Қаландарова Манзура ва дигарон.

арова манзура ва дигарон.
Умар ГУЛМАТОВ,
муаллими калони кафедраи
физикии умумӣ
Хатиҷа АЛАМОВА,
мудири лабораторияи факултети

ДОБРОСОСЕДСТВО: "ХОРОШО СОСЕДУ, И МНЕ ХОРОШО"!



Шарофат ХУДОЙДОДЗОДА,
проктор по международным
отношениям Кулябского
государственного университета имени
Абубабдуллох Рудаки,
международный эксперт,

История периода образования СНГ свидетельствует, что двусторонние дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Киргизстан установлены ещё в 1993 году, и в марте 1997 года в Душанбе открылось посольство Киргизии, в Бишкеке также функционирует посольство Таджикистана.

Государства сотрудничают в рамках множества международных и региональных организаций, таких Организация Объединённых Наций, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз.

На территории Республики Таджикистан проживают 56 тысяч киргизов. Функционируют 64 киргизские школы. При этом в 37 школах языком обучения является киргизский, в 24 школах - киргизский и таджикский, в двух школах уроки преподаются на узбекском и киргизском, также действует смешанная школа с таджикским, киргизским и русским языками обучения.

Если сотни раз, такие как К. Тасиев вводят общественность в заблуждение, заявляя, что проблема киргизско-узбекской и таджикской госграницы практически уже решена, народ знает, что он занимается "показухой" в решении проблем страны. В принципе им только нужна власть, и они только желают беспорядок и унижение народа своей страны. Их принцип жизни мест, поэтому своим неподчинением, провокацией, вызовом, нарушением субординации и демонстрации по типу, они ставят под сомнение полномочия и авторитет первого лица государства.

В Киргизии также проживают около 50 тысяч этнических таджиков. Посольство Таджикистана в Киргизии играет важную роль в их жизнедеятельности. В стране функционируют семь таджикских школ. В трёх из них уроки преподаются на таджикском, также работают три школы с таджикскими классами и одна киргизская школа с таджикским классом.

Таджикистан и Киргизстан разделяют более 970 километров государственной границы. При этом около половины линии не демаркировано, из-за чего у приграничных жителей обоих государств возникают проблемы из-за доступа к воде, пастбищам и дорогам. Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух стран.

Чересполосица на границе досталась республикам от Советского Союза, но в современной истории эти участки не

раз становились местом кровавых стычек и даже убийств пограничников.

По мнению исследователей политическая ситуация с демаркацией территории этих стран разрешима, однако народ должны управлять дальневидные правители и главы государства. Перед тем, как управлять народом, каждый руководитель или глава государства должен уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию страны, защищать её суверенитет и независимость, безопасность и целостность, и, конечно же, верно служить народу. Отсюда, вытекает, что не все правители руководствуются этими и сложными и простейшими методами управления.

Ведь истории известны сотни примеров, что испокон веков из-за престола существовали войны между преемниками, братьями, однако теперь прошли те времена, и лидера страны выбирает народ.

А если у народа отсутствует благородство, и если у него нет силы воля, ошибается в этом очень серьезном выборе.

Как отмечает, журналист С. Голов: "Мы живем в третьем десятилетии XXI века, но судьба государства и государственности Киргизстана решается посредством "уличной демократии", митингами, тщеславными и популистскими лозунгами. Вспомните, как сложилась судьба бывших руководителей Республики Киргизстан.

Из бывших президентов Киргизстана 3 находятся в бегах и один в тюремном заключении. Разве так относятся к судьбе бывших высших руководителей страны в сформировавшемся государстве? Это знак того, что наши киргизские братья не настолько отделились от своей сути (кочевничества), и не присоединились к современному цивилизованныму сообществу. Если бы Киргизстан сформировался как государство, то

ны лидеров существенно значимые геополитические интересы других стран, что является очень важным при налаживании всесторонних отношений.

Одной из этих геополитических интересов заключается в том, что в спорах о границе стороны опираются на карты разных лет советского периода. Пойти на компромисс тоже непросто. Если власти отдаут соседнему государству земли в одном районе, они не смогут объяснить его жителям, что в обмен получили земли в другом месте. Этим жителям не интересует "другое место".

Во-вторых, усугубляет ситуацию то, что через киргизскую территорию на юг идут китайские товары и российские горюче-



смазочные материалы. И тут уже решение вопроса деления границы приобретает международный характер и в таком случае следует учесть взаимовыгодные торгово-экономические связи с другими государствами на основании подписанных деклараций о входении обеих стран в множество международных и региональных организаций.

Тут, конечно, нужно следовать голосом разума и естественно, каждый кто не руководствуется благородством, для него человеческие, правовые и этические ценности отходят на второй и третий планы. Подобная ситуация неоднократно прослеживалась на примере отношения руководства Республики Киргизстан по приграничным вопросам.

А нынешнее состояние Киргизстана усложняется потому что, не только в решении вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией государственной границы между Таджикистаном и Киргизстаном, но причина и в самом управлении государством.

Всем известно, что Тасиев целенаправленно неоднократно тормозил процесс урегулирования спорных территорий с соседями, в том случае, когда Садыр Жапаров постоянно выражает уверенность, что юридически завершенное оформление государственной границы с Таджикистаном и Узбекистаном дадут новый импульс дружеским отношениям и укрепят стабильность на приграничных территориях.

А такая уверенность С. Жапарова несколько "смузывает" Тасиева. Ведь у него свои планы по угнетению настоящего правительства и будущего руководства им самим.

Оппозиционные группировки Киргизстана должны знать, что их целеустремлённость в том, что можно силой расторгнуть дружеские отношения с соседними государствами и активно препятствовать успеху всем процессам, уже известны и простому народу Киргизстана и всему мировому сообществу.

Все знают, что Президент Киргизии

С.Жапаров по сравнению с неоднозначной фигурой К. Тасиевым, является политически грамотным руководителем, ему под силу решить все проблемы и добиться успешного результата.

Если сотни раз, такие как К.Тасиев вводят общественность в заблуждение, заявляя, что проблема киргизско-узбекской и таджикской госграницы практически уже решена, народ знает, что он занимается "показухой" в решении проблем страны. В принципе им только нужна власть, и они только желают беспорядок и унижение народа своей страны. Их принцип жизни мест,

поэтому своим неподчинением, провокацией, вызовом, нарушением субординации и демонстрации по типу, они ставят под сомнение полномочия и авторитет первого лица государства.

Ведь жажда власти ослепила их, и еще больше вопросов вызывает факт того, что после опровержения К.Тасиева сам С.Жапаров или его администрация попросту молчали и у них отсутствовала какая-либо реакция.

По истечению пол года правления, по словам аналитика Азима Азимова,- "растет число людей, считающих, что дела в стране идут в неправильном направлении".

Другие исследовали также поддерживаются мнением, что: "Нельзя ожидать поддержки властей со стороны населения в условиях нынешнего экономического, социального, политического положения страны". Данное положение связано с учетом того, что их поведение главы государства и ГКНБ вызывает множество вопросов у людей. Снижается рейтинг доверия людей, что должно заставить власти задуматься. Народ не видит, что то у власти нет системной стратегии, но несмотря на это они дают неподъемные обещания, невозможность выполнения которых не вызывает удивления.

Отсюда возникает вопрос: Если руководители Киргизстана не разбираются в ситуациях своей страны, не могут управлять своим народом, какое им дело до соседней страны?.

Необходимо, чтобы идеи добрососедства стали сильнее, перестали зависеть от субъективного фактора, от энтузиазма отдельных людей, стали неотъемлемой частью системы общественных отношений. Идеи добрососедства должны иметь свою экономическую базу и представлять собой целостную самодостаточную структуру, иначе они могут быть лишь формальным образованием.

Поэтому демаркация границы между Таджикистаном и Киргизией неизбежна, и она должна осуществляться на основании всех необходимых подлинных документов.

донишҷӯ

МАҚОМИ ИЧЛОСИАИ XVI ШУРОИ ОЛӢ

Худобаҳш БОБОЕВ, донишҷӯи соли 2-юми факултеи таърих, ҳуқуқ ва муносабатҳои байнамилалӣ

Дар охири солҳои 80-ум ва ибтиди солҳои 90-уми асрӣ XX вазъияти сиёсию ҷамъиятие ташаккул ёфт, ки дар таърихи ҳалқҳо ва мамлакатҳо саҳифаҳои нави рангин ва муқовиматомезу хунинро боз намуд. Аз ҷумла, аз байр рафтани Иттиҳоди Шӯравӣ ва низоми сотсиалистии инкишофи тақдирӣ ҳалқҳо ва умумiyatiҳои ин мамлакатҳо кулаан дигаргун намуд. Демократикини ҳаётӣ ҷамъияти, плурализми сиёсӣ, ошкорбайнӣ ва падидоҳон дигар боиси баланд гардидани ҳисси миллий ва дар бештари ҳолатҳо гурури миллии ҳамаи умумiyatiҳои миллию этнiki гардиданд. Ҷомеа ба демократия рӯ оварда, кӯшиши ба таври мустақилона ва озодона муйайн намудани роҳи инкишофи ҳеш гардид. Ҷомеаи тоҷикистонӣ, ки анҷана ва таҷрибаи зарурӣ равандҳои демократиро надошт, роҳбарияти мамлакат ва нерӯҳои сиёсӣ ва тамоҳдоҳои инкишофи стратегии мамлакатро муйайн карда натавонистанд. Вазъияти умумии инкишофи мамлакат тадриҷан бад мегардид. Он օқибати ҳолати бӯрӯҳони инкишофи истиқсадӣ, иштимоӣ, фарҳанги ҳамаҳусан, сиёсии ҷомеа буд. Ҷиддиятҳо ва муқовimatҳои ҳаётӣ ҷамъияти ба сатҳи зиндагӣ ва муносабатҳои байнҳамдигарии одамон дар шаклҳо ва мазмuni мухталиф таъсир баҳшиданд. Мушкимиҳо ва муқовimatҳои раванди сиёсӣ инфода баърдастон коҳиша во пусиши муносабатҳои ҷамъияти буданд.

Нерӯҳон мухталifiҳо ҳокимиyатҳо ташаккул ёфт, гасби ҳокимиyатро хадафи асосии ҳеш медонистанд. Ҳисси адолати иштимоӣ тағириoti кулӣ пайдо намуда, ба навъи ҳамаҳусан ифротгарӣ табдӣ ёфт. Ноҷуҷӯҳо ва мушкимиҳо шиддатнокии маъсаҳои иштимоӣ бештар ҳосияти сиёсӣ пайдо намуданд. Номутонасиби иштимоӣ ва қасодии маъниавии аҳлоқии ҳаҳсият заминии асосии муқовimatҳо ва ҳолати мудароғарои ҷомеа гардиданд. Шиддати раванди номутонасиби инкишофи ҷомеа ҳолати бӯрӯҳони ҷамъияти ба вазъияти идораи шаҳрвандонд. Дар ин давра нерӯҳои сиёсии гуногун муборизаи ошкорро барон ҳокimiyati оғоз намуда, раванди сиёсро қурбони муқovimat мусаллаҳона намуданд. Ҳамаҳусан, ташаккуli ишtiҳodия "Маъriфati", ки дар шакли Фронти ҳаҷии қишиварҳои назди Балтика таъсис ёфта буд ва қули "Рӯ ба рӯ", ки ба ташабbusi Комитети марказии комсомоли мамлакат ба ғaъzilat шурӯӯ намуд, дар муқovimatmez гаштани ҳаётӣ сиёсӣ нақши ғaъzil gӯzotshand. Баъdтар дунъиши мardumии "Rastoxez", Ҳизби демократи Тоҷикистон, Ҳизби наҳzati исломии Тоҷикистон, ишtiҳodияҳои зinde гуногуни маҳалӣ ва мадaniyati миллий ба раванди мoudarogaroy tаъsir баҳшиданд. Дар natiqa, қiшвар ба гирdo муқovimatҳoи siёsӣ kashiда shud.

Воҳеаҳои хунини fevrali соли 1990 az он шаҳodat medodanد, kи bennizomni siёsӣ xosiyati sartsoari pайдо namuda, inkiшoфи ҷomea besubut гарdonidaast. Tadriҷan bennizomӣ va muқovimatҳoи baini mādomoti ҳokimiyati davlati va nerӯҳoи siёsӣ naf aғzun garid, mamlakato ba ҷanghi ҳamvatani nazdiq megardonid. Dar moҳi māyi soli 1992 muқovimatni baini nerӯҳoи ҳokim va opozitsionni ba modarozi musallaҳona tabdīl ёftand. Ba хотiroi peşgiri bennizomieҳo va taъminni sharoiti mūtadili inkiшofi Ҳukumat murosori milli tаъsise ёft, ki dar on maқsadi peşbarro namanigardonii opozitsionii siёsӣ soҳib буданд, ammo ҳukumatni naf niz natanovist sibuti siёsӣ va shaҳrvandiro tаъminnizozad. Dastxohon ziedi musallaҳo pайдo shuda, ҳar jaе dar doirani manfiatҳo va ҳadafҳo ҳesh moudarogaroy menamudand va vazъiyati toқatfarso menamudand. Dar қiшvar ҳolati beҳokimiyati pайдo garid. Maxsuson, moҳҳo sentyobr va oktabri soli 1992 ҳodisoiҳo ziede rux doda, kи ba amniyati mavzudiyati davlati Toҷikiстон va iکporchagii on taҳdid menamudand. Dar chunin vazъiyati ҳassos roҳbariati Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон, kи jaғona niҳodi legitimii қiшvar mansub meefft, kӯshiши ba dast va ixtiēr giরftan ravandi idorakun va az ҳolati muқovimat berun gashtanro namud. Ҳamin буд, kи dar Қasri Arbozi nazdiqii ҳaҳsҳi Xuchand Iшlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон barguzor garid. Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giরftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giরftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosiai XVI Shӯron Olimi Ҷumҳuriyati Toҷikiстон vojdean padida mukhmatarni tаъrihi navini қiшvar ast. On boisi giРftan peши roҳi nobudshavon қiшvar, ogozi ba ҳelтиod oварданi ravandi siёsӣ va muiyin namudan samtҳo inkiшoфи strategiيi mamlakat garid. Vazifaiҳo Iشlosia

НАГУЗОРЕД, КИ ИН 5 ЧИЗ ҲАЁТИ ШУМОРО ИДОРА КУНАНД!

Бисёр одамон умри жудро ба ихтиёри вазъият мегузоранд. Ба он чӣ ба онҳо рӯй медиҳад, тан дода зиндагӣ мекунанд. Ба дигар одамон такя карда, зиндагӣ мекунанд. Онҳо дар ҳоли ҳозир зиндагӣ намекунанд, зеро онҳо дар зиндони гузаштаи худ банд шуда мондаанд.

Агар шумо ҳоҷед, ки зиндагии беҳтарин дошта бошед, нагузоред, ки ин 5 чиз ҳаёти шуморо идора кунанд.

ЯКУМ: ҲАЁТИ ГУЗАШТАИ ШУМО

Нагузоред, ки ҳаёти гузаштаи шумо ҳаёти ҳозира ва ояндаи шуморо идора кунад. Ҳар чизе, ки рӯй дода бошад, шумо бояд онро фаромӯш кунед. Торикии ҳаёти гузаштаи худро тарқ кунед, то ин ки он натавонад пеши роҳи рӯшнои ояндаи дурахшони шуморо гиред. Ҳаёти гузаштаи шумо гузашт.

Ҳар чизе, ки рӯй дод, ҳоҳ ситам, бераҳмӣ, дағалӣ, ҳар чизе ки набошад, зеро аз нав зинда кардани онҳо ҳеч фоиде ба шумо надорад. Агар касе шуморо ранҷонида бошад, ягона роҳи ғалаба кардан, ин фаромӯш кардан ва ба пеш ҳаракат кардан аст. Агар шумо ҳамчун қурбонӣ зиндагӣ кунед, онҳо пирӯз мешаванд. Агар шумо пирӯз шудан ҳоҷед, шумо бояд ба соҳтани ояндаи худ дикқат дихед ва худи ҳозир оғоз кунед. Он вазиро аз пушти худ раҳо кунед, то ин ки озод бошед.

Нагузоред, ки воқеаҳои гузашта, ки ҳоло паси сар шудаанд, лаҳзаи мазкурро, ки беҳтарин аст, вайрон кунанд - ин лаҳзаро, ки шумо ҳоло доред, барои лаззат бурдан сарф карда, ба пуррагӣ зиндагӣ кунед. Гузаштаи шумо ба ояндаи шумо баробар намешавад.

ДУЮМ: НАГУЗОРЕД, КИ АНДЕША ВА МУҲОКИМАИ ДИГАР ОДАМОН САМТИ ҲАЁТИ ШУМОРО ИДОРА КУНАД!

Ниёзи мисли ҳама будан ва ҳиссиёти ба дигарон даркор будан, шуморо водор ба паймудани роҳҳое мекунанд, ки шумо паймудан намехоҳед. Ҳиссиёти маъқул будан ба дигарон, дашноме аст, ки ба ҳар баҳое бошад, дурӣ ҷӯед. Пеш аз он, ки ягон кор карданӣ мешавед, аз худ пурсед: "Оё ман ин корро мекунам, барои он ки ман инро меҳҳам? ва ё аз тарси муҳокимаи дигарон

дар сурати накарданам.

Беҳамто таваллуд шудани шумо саббе дорад, шумо таваллуд шудед, то фарқунанда, қобили эҳтиром ва дӯстдошта бошед. Худро хираву тира

даед. Ин гуна этиқодҳои худро ёбед ва онҳоро хомӯш кунед!

Ягон коре нест, ки шумо карда натавонед, ягон чизе нест, ки шумо дошта натавонед ва ин олам шоҳид аст, ки ягон шахсе нест, ки шумо шуда натавонед, агар шумо ба худ боварӣ дошта бошед. Агар шумо бовар дошта бошед, ки ҳамаи кор имконпазир аст, медонед чи он воқеан имконпазир аст. Вақте ки шумо эътиқодҳои маҳдуди худро бо бемаҳдуд иваз мекунед, имкониятҳои шумо бемаҳдуд ҳоҳанд шуд. Тасаввур кунед, ки шумо чи натиҷаҳоро ба даст меовардед, агар фикри шумо ин мебуд, ки ҳамаи чиз имконпазир аст. Агар ин тавр шавад, мӯчижаҳо талаботи ҳаёти ҳаррӯза мешаванд.

шаванд.

ЧОРУМ: МУНОСИБАТҲО

Мавзӯи баҳснок. Агар шумо барои хушбахт будан ва комил будан ба дигар шахс ниёз дошта бошед, пас, хушбахтии шумо дар ҳатар аст ва шумо то он даме хушбахт ҳастед, ки он шахс дар бари шумо аст. Агар он шахс шуморо тарқ кард, хушбахтии шумо ба поён мепрасад. Ман намегӯям, ки шумо аз муносибат кардан худдорӣ кунед, баръакс дар ин дунё аз ҳисёти ишқу муҳаббат ва муносибат диди чизи бузургтар нест. Ман дар бораи онҳое мегӯям, ки бе муносибат зиндагӣ карда наметавонад. Онҳое, ки бо касе набошад, якҷоя бошанд мешавад, фақат ки вақтро танҳо гузарондан наметавонанд.

Ман гуфтаниам, ки як психологияи бокуввате инкишоф дидед, то он дараҷае, ки барои хушбахт будан шумо ба дигар шахс ниёз надошта бошед. Шумо тавонед, ки чи танҳо ва чи дар муносибат хушбахт бошед.

ПАНЧУМ: ИН ОН ЧИЗЕ АСТ, КИ БИСЁРИҲОРО ДАР САЙЁРА ИДОРА МЕКУНАД. ТАҲМИН ҚАРДА МЕТАВОНЕД, КИ ИН ЧИСТ? МАБЛАҒ...

Ин маъни онро надорад, ки шумо молро наҳоҳед. Ин маъни онро надорад, ки маблағ шайтон аст. Мову шумо хуб медонем, ки чи корҳои бузурги карда метавонем ва ба чи қадар одамон кӯмак карда метавонем, агар маблағ дошта бошем. Ин маъни онро дорад, ки нагузоред, ки маблағ қарорҳои шумо қабулмекардaro идора кунад. Агар шумо ҷизро интиҳоб кунед, танҳо бо мақсаде, ки аз он чи қадар маблағ ба даст меоред, шумо қарори бисёр ҳато қабул кардаед.

Ҳақиқат дар он аст, ки вақте шумо аз дилу ҷон бо дилу нияти пок барои ба дигарон хизмат кардан ба кору фаъолияте шурӯъ мекунед, маблағ аз андозае, ки шумо интизор будед, зиёдтар меояд. Ин беҳтар аз оне аст, ки барои маблағ танҳо дунволи маблағ шавед. Хуб, худро маҷбур кунед, ки мисли хостаи худ зиндагӣ кунед. Озод аз он ҷизҳое, ки ҳаёти шуморо идора мекунанд.

**Мавод аз
фейсбуқ**



накунед, то бо ҳаёти берангӯ бори дигарон монанд бошед. Чи хеле ки ҳастед, ҳамон хел дурахшед, қасоне шумо барояшон азиз ҳастед, бо шумо якҷоя медурахшанд.

СЕЮМ: НАГУЗОРЕД, КИ ҲАЁТИ ШУМОРО ЭЪТИҚОДИ МАҲДУДИ ҲУДИ ШУМО ИДОРА КУНАД!

Дар ин бора як оғоҳӣ. Баъзе аз ин бовариҳо бошуурона мешаванд, аммо қисми зиёди онҳоро шумо бехабар интиҳоб мекунед. Онҳо маҳдудиятҳои ҳастанд, ки шумо онҳоро бехабар аз худ кардаед, солҳои дароз ба он одамоне, ки орзуҳои худро амалий накардаанд, гӯш карда, ин гуна бовариро ҳосил кар-

Чи хеле ки мегӯянд: "Агар дар доҳил душман набошад, душмани бेरуна ягон зарар расонида наметавонад." Агар чизе шуморо аз доҳил бознадорад, ягон чизи беруна шуморо боз дошта наметавонад. Ҳамон лаҳзае, ки шумо қарор медиҳед, ки тарзи фикрронии худро дигар мекунед, тамоми ҳаёти шумо иваз мешавад. Ҳамон лаҳза шумо ҳамаи ҷизро мисли тӯҳфа мебинед. Ҳамон лаҳзае, ки шумо ҳамаи ҳолат ва мушкилиҳоро ҳамчун раҳмат мебинед, на ҳамчун бадбахтӣ ва боҳабар мешавед, ки ҳамаи чиз ҳамон хеле аст, ки бояд бошад, дигаргуниҳо фавқулода м-

Замоне, ки ин хат
ҳамвор шавад..
он гаҳ ҳама туро дуст
ҳоҳанд дошт...




ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Ба кроссворди шумора гузашта 7 нафар хонанда чавоб пешниҳод карданд: Мирзоева Судоба (27.11.2021, соати 08:02, 2 хато), Шерзод Мухаммадҷон (27.11.2021, соати 08:27, бехато), Боймуродова Мадина (27.11.2021, соати 11:11, 1 хато), Тошматов Ҳусрав (27.11.2021, соати 12:04, бехато), Суфиев Ҳайридин (27.11.2021, соати 14:22, 3 хато), Мирзоев Парвиз (29.11.2021, соати 15:58, 1 хато), Оминаи


Абдулвайс (30.11.2021, соати 09:00, 6 хато). Голиб Шерзод Мұхаммадчон аст, зеро кроссвордро бекетінде пур карда, ба идораи рӯзнома равон кардааст.

Хондаа, ки чавбэхий худро аз назар гузаронидан мехохад, метавонад ба идорай рүзнома ташриф биоварад. Мүхлэг ин кроссворд то 30-уми ноябрь муйян гардигааст.



ДИҚҚАТ!

**ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР ҚАРДА, БА ИДОРАИ РЎЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУЛӢ
ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНИЙ ҶАДРДОНӢ ҚАРДА МЕШАВАД.**



Мо ҳанӯз дар солҳои аввали истиқололи давлатӣ бо падидай густурдаи ба сари мардум бор кардани андешаву равияҳои ифратгароиву бегона ва зӯровариву мудохила аз хориҷ рӯ ба рӯ шудем. Дар натиҷаи ҷанги таҳмилӣ дохилӣ зиёда аз 150 ҳазор нафар сокинони қишвар ба ҳалокат расида, қарib як миллион нафар бехонумон ва гуреза шуданд, 55 ҳазор кӯдак ятим монда, то 30 ҳазор хонаи истиқоматӣ сӯзонида шуд ва садҳо корхонаву коргоҳдо комилан нобуд гардианд. Ҳисороти умумӣ бар асари ҷанги шаҳрвандӣ маблари беш аз 10 миллиард доллари амрикоиро ташкил доданд.



МУАССИС:
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӯПОБ
БА НОМИ АБӮАБДУЛЛОҲИ
РӯДАҚӢ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзади илмҳои филология, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филология, дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахрии
донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРХОН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

АБДУСАМАДЗОДА ЭРАЧ,
номзади илмҳои филология,
дотсент

САРМУҲАРИР:

ҶАҲОНГИР РУСТАМИШО,
номзади илмҳои филология, дотсент

Андеши ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришиҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.


Рӯзнома дар ЧДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 6000

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.


Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тариқи обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:

735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,
мобилий: 985-76-77-12; 981-00-02-19



Рассомӣ бо ҷалами одӣ



“Ҳангоме, ки ман 12 сола будам падарм се моҳ пул ҷамъ карда буданд, то ба ҷоям поїафзалии варзиши ҳаранд. Ҳоло ман пули зиёд дорам, аммо ҳар боре, ки ба ин поїафзолҳо менигарам мефаҳмам, ки ман кӣ ҳастаму аз кӯчоям...”
Андрес Иньеста

СОПРӯЗ ҲУҶАСТА БОД!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи “Анвори Ҕониш” омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки моҳи январи солиёни гуногун таваллудӣ шудаанд, табрику таҳсияти гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолияташон комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун қӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошед! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонан шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон муваффқият пайваста амалий гардад.

1. НУРАЛИЕВА МИҔГОНА, 01.01.1988, ассистенти кафедраи иқтисоди корхона ва содибкорӣ;
2. ГУЛАМОДАВ УМАР, 01.01.1986, донишни мудири кафедраи физикан умумӣ ва назарияӣ;
3. ШАРИПОВ ҲУРШЕД, 01.01.1984, номзади илмҳои филология, дотсент, мудири кафедраи забонҳои англисӣ;
4. РАҲИМОВ НУРАЛӢ, 01.01.1990, ассистенти кафедраи информатика;
5. НАЗИРОВ МАДАЛИ, 01.01.1990, ассистенти кафедраи фалсафа;
6. МИРЗОЕВА АРАФАМО, 01.01.1976, ассистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;
7. ГАДОЕВА ФИРӯЗА, 01.01.1991, ассистенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
8. ИСМОИЛОВА ФАРЗОНА, 01.01.1989, ассистенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
9. ВАЛИЕВА МУВОРАК, 01.01.1974, лаборантни кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
10. ПАРВИНАИ ҲСМОН, 01.01.1991, ассистенти кафедраи физикан умумӣ ва назарияӣ;
11. ТОЛИБОВА ОЗОДАМО, 01.01.19987, ассистенти кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
12. ХИСРАВИ АБДУЛЛО, 01.01.1993, ассистенти кафедраи иқтисод ва идора;
13. ШАРИФОВА МЕҲҔӢ, 01.01.1963, мудири кабинети кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикан таълими он;
14. КОМИЛОВ НАСИМ, 01.01.1993, ассистенти кафедраи таърих ва ҳуқуқ;
15. САЙДАЛИЕВА САРVARӢ, 01.01.1980, ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ ва таърихи забон;
16. КУГАНОВ НЕҔМАТ, 03.01.1969, номзади илмҳои иқтисодӣ, устоди факултети моливии иқтисодӣ;
17. ТЕШАЕВА ЗУЛФИЯ, 04.01.1975, лаборантни кафедраи забони тоҷикӣ ва таърихи забон;
18. ФАНИЕВ МАҲМАДДОВУД, 05.01.1958, директори Маркази қасбомӯйӣ

37. ГУЛОМОҲИ ИЗЗАТ, 16.01.1991, фаррош;
38. УБАЙДУЛОЕВА ДИЛОРОМ, 18.01.1978, китобдор, корманди китобхона;
39. ҶАББОРОВ БОБОМУРОД, 20.01.1960, саромӯзгори кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
40. САФАРОВА УРАЗОЙ, 20.01.1966, мутахассиси бахши фарҳан;
41. ГУЛМАТОВ МАҲМАДАЛИ, 20.01.1987, ассистенти кафедраи методикан таълими математика;
42. ТАБАРОВА ЗАРТОРӢ, 20.01.1953, саромӯзгори кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;
43. ФИРДАВСИ ҲОЛМУҲАМАД, 20.01.1994, ассистенти кафедраи таҳсилоти математики ва назарияи функцияҳо;
44. АСОЕВА ОИМГУЛ, 20.01.1976, фаррош;
45. АВГОНОВА НАТИЧА, 21.01.1965, ассистенти кафедраи забонҳои ҳоризуни умумидонишгоҳӣ;
46. ХОЛАМОТОВ БАҲРОМ, 21.01.1986, донишни декан оид ба тарбияи факултети моливии иқтисодӣ;
47. САФАРОВА МУБОРАК, 21.01.1976, саромӯзгори кафедраи менеджмент ва маркетинг;
48. ИЗАТУЛЛОИ ДАВЛАҲМАД, 21.01.1992, ассистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикан таълими он;
49. БОБОЕВ БАХТИЕР, 21.01.1983, устоди факултети химия, биология ва география;
50. ИМОМОВ ҶАМШЕД, 22.01.1988, мудири Ҳонаи маданият;
51. ИБРОҲИМИ АМАДХОН, 23.01.1994, ассистенти кафедраи забони ҳозираи рус;
52. ДАВЛАТОВА НИҔЭБИ, 24.01.1962, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогики;
53. ШАРИПОВ СУҲРОБ, 24.01.1988, ассистенти кафедраи иқтисод ва идора;
54. ҲАКИМОВА ЗАРИНА, 25.01.1989, ассистенти кафедраи забонҳои ҳоризуни умумидонишгоҳӣ;
55. РАҲИМОВ МАҲМАДАЛИ, 25.01.1945, саромӯзгори кафедраи химия ва биология;
56. ҲАСАНОВ АЛИХОН, 25.01.1958, ассистенти кафедраи химия ва биология;
57. ЗУЛФИЕВ ГАДОМАД, 26.01.1988, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
58. САИДОВ МУҲАММАД, 27.01.1990, саромӯзгори кафедраи забонҳои ҳоризӣ;
59. ҚОСИМОВА ГУЛСАРА, 28.01.1991, фаррош;
60. МАҔИДОВА КЕНҔАМО 30.01.1963, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи психология;
61. БОЙМАДОВА САЙЕРА, 21.01.1994, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ;
62. НАИМОВА ЗЕБОНИСО, 26.01.1986, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ.